

# Муҳаррамоте, ки аксари мардум нисбати он бепарвои кардаанд

< Тоҷикӣ – Tajik – الطاجیکیة >



Муҳаммад Солих Ал-  
Мунаҷҷид



Тарҷума: Дорул-ислом тоҷикӣ

# محرمات استهان بها كثير من الناس



محمد صالح المنجد

٢٠٢٢

ترجمة: دار الإسلام الطاجيكي



## Муқаддимаи муаллиф

Худованди мутаъол корҳоеро фарз намуда ва барои касе ҷоиз нест, ки онҳоро зоеъ (аз байн бурдан, несту нобуд кардан) ва ҳадди мушаххасе намуда, ки ҳеч касе набояд аз он бигзарад ва ҳамчунин чизҳоеро ҳаром гардонидааст, ки ба ҳеч касе ҷоиз нест ба онҳо даст бизанад (ё аз он истифода барад).

Ҳазрати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармудаанд:

«مَا أَحَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفِيَةٌ فَاقْبِلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيَّاً ثُمَّ تَلَأَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّاً﴾ [مریم: ۶۴] رواه الحاکم 2 / 375

“Он чиро Худованд дар Қуръон ҳалол гардонид, ҳалол аст ва он чизеро, ки ҳаром гардонидааст, барои ҳамеша ҳаром аст, ва он чи аз он сукут (хомуш) кардааст оғият аст, пас оғияти Худовандро бипазиред, зоро Худованд фаромушкор набуда ва сипас ин оятро тиловат намуданд: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّاً﴾ “Ва парвардигорат фаромуш кор набуда (ва нест)”. (Сураи Марям, ояти 64). Ривояти ал-Ҳакоким (2/375).

Муҳаррамот ҳудуди Илоҳӣ ҳастанд, чуноне ки мефармояд:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة: ۱۸۷]

«Ин ҳудуд ва марзҳои Илоҳӣ аст, пас ба онҳо наздик нашавед».

Сураи Бақара, ояти 187

Худованди мутаъол касеро, ки аз ҳудуди ӯ таадди (бигзарад) ва муртакиби ҳаромҳо шавад, ингуна таҳдид намудааст:

﴿وَمَن يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُرُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ وَعَذَابٌ﴾

[۱۴] النساء : ﴿۱۴﴾ مُهِمْيُن

«Ва ҳар кӣ аз Худову расулаш фармон набарад ва аз аҳкоми ӯ таҷовуз кунад, ӯро дар оташ дохил кунад ва ҷовидон дар он ҷо хоҳад буд ва барои ӯст азобе хоркунанда».

Сураи Нисо, ояти 14

Парҳез ва дури аз ҳаромҳо яке аз воҷиботи шаръи аст, зоро Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мефармояд:

«مَا نَهِيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمْرَتُكُمْ بِهِ فَاقْعُلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مسلم

.كتاب الفضائل 130

“Ҳар он чи шуморо аз он наҳӣ кардам, ва он чи шуморо ба он амр кардам то тавони худ онро анҷом дихед”.

Муслими китоби ал-Фазоил 130

Гоҳҳо дида мешавад бархе аз ҳавопарастон ва шахсоне, ки шахсияти заиф доранд ва он қадар илме

надоранд ба шунидани (калимаи) ҳаромҳо ҳашмгин ва ғазаб карда мегуянд:

"Шумо, ки чизеро боқи нагузоштед ҳамаро ҳаром кардед, моро хаста кардед, зиндагиро бар моталх кардед, моро ба танг овардед, сухани дигаре ҷуз ҳаром барои туфтан надоред, дин сода аст ва ба ин саҳтие, ки шумо мегуед нест, Ҳудованд ғафуру раҳим аст".

Ба чунин шахсон мегӯям: Ҳудованди мутаъол ҳукм мекунад ба он чизе ки Ӯ бихоҳад ва касе нест, ки аз ҳукми Ӯ эрод (айб) бигирад ва Ӯ ҳаким ва хабир аст. Ҳар чиро Ӯ бихоҳад ҳалол мегардонад ва он чиро бихоҳад ҳаром қарор медиҳад. Яке аз усул (шартҳои) бандагии Ҳудованди мутаъол ин аст, ки ба ҳукми Ӯ комилан розӣ ва таслим бошем.

Аҳкоми илоҳи ҳамаги аз илм, ҳикмат ва адли Ӯ сарчашма мегирад, ва бехудаву бемуҳтаво нест, Ҳудованд мефармояд:

﴿وَتَمَتُّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

[الانعام: ١١٥] ﴿١١٥﴾

«Фармони мо содиқона ва одилона анҷом мепазирад, ҳеч касе наметавонад фармонҳои моро дигар гуна қунад ва Ҳудованд шунаво ва доно аст».

Сураи Аньом, ояти 115

Худованди мутаъол дар Қуръони карим қонун ва қоидаҳое, ки бар асоси он чизҳоро ҳалол ва ҳаром мегардонад баён кардааст.

Пас мефармояд:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الظَّبَابِتِ وَيُخْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَّبِتَ ﴾ [الاعراف: ١٥٦]

«Покизаҳоро барояшон ҳалол менамояд ва нопокиҳоро бар онон ҳаром месозад».

Сураи Аъроф, ояти 156

Ҳалол ва ҳаром гардонидани чизҳо танҳо ҳаққи Худованди мутаъол аст, ва агар шахсе даъвои онро кунад, ки худаш ва ё шахсе дигар низ ихтиёри ҳалол ва ҳаром карданро дорад, кофир гашта ва аз дини ислом хориҷ мешавад.

Худованди мутаъол мефармояд:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الْدِينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]

«Оё мушриконро бутоnest (маъбудҳо), ки дине барояшон овардаанд, ки Ҳудо рухсати онро надодааст?».

Сураи Шӯро, ояти 21

Бинобарин барои ҳеч касе ҷоиз нест, ки дар бораи ҳалол ва ҳаром сухан бигӯяд, магар олимоне, ки бо китоб (Қуръон) ва суннати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) ошнои доранд, ва Ҳудованд аз сухан гуфтан бидуни илм дар бораи ҳалол ва ҳаром бо

шилдат ва бо таъкид манъ фармудааст, чуноне, ки мефармояд:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَىٰ إِلَهِ الْكَذِبِ ﴾ [النحل: ۱۱۶]

«Ва баҳотири чизе, ки танҳо бар забонатон меравад, дуруғ нагуед ин ҳалол асту он ҳаром, ва дар натиҷа бар Ҳудованд дуруғ бандед».

Сураи Наҳл, ояти 116

Ҳаромҳои қатъи (қатъан ва тамоман ҳаром аст) дар Қуръон ва Ҳадис баён шудааст масалан ин оят, ки Ҳудованд мефармояд:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَقْلُ مَا حَرَامَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا شَرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَلَدِينِ إِحْسَنَنَا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَدَكُمْ مِنْ إِمْلَقِ ﴾ [الانعام: ۱۵۱]

«Бигү: «Биёед, то он чиро, ки Парвардигоратон бар шумо ҳаром кардааст, бароятон бихонам. Ин ки ба Ҳудо ширк наёваред! Ва ба падару модар некӣ кунед! Ва аз бими фақири (камбағалӣ) фарзандони худро накушед!».

Сураи Аньом, ояти 151

Дар ҳадисҳо низ бисёре аз муҳаррамот баён шудааст, монанди ин ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) мефармояд:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَنْصَامِ . [رواہ أبو داود 3486] وهو في صحيح أبي داود [977]

“Худованд фурухтани шароб (арак), мурдор (часади мурдаи бўйгирифтаи ҳайвон, ҳайвони худмурда), хуг ва бутҳоро ҳаром гардонидааст”.

Ривояти Абу Довуд 3486, ва ин дар саҳихи Абу Довуд 977

Ва низ мефармояд:

[إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ شَيْئًا حَرَمَ ثُمَّنَهُ۔ [رواه الدارقطني 7/3 وهو حديث صحيح]

“Ҳаргоҳ Ҳудованд чизеро ҳаром гардонид, пулे, ки аз он бадаст меояд низ ҳаром мегардад”.

Ривояти Дор Қутни 3/7, ва ин саҳех аст

Гоҳе дар бархе аз оятҳо муҳаррамоте аз як навъ зикр мегардад, монанди ин, ки Ҳудованд хўрокҳои ҳаромро дар ин оят ингуна зикр намудааст:

﴿ حُرِّيتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحِنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْحَطِيَّحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْكَانِ ﴾ [المائدة: ۳]

«Ҳаром шуд бар шумо (Хурдани гӯшти) мурда ва хун ва гӯшти хук ва ҳар ҳайвоне ки ба ҳангоми куштанаш номи дигаре чуз Оллоҳро бар ўбигӯянд ва он чӣ хафа шуда бошад (буғи карда куштан) ё бо шиканча ва калтак кушта шудаанд ё аз боло дарафтода бошад ё ба шохи ҳайвоне дигар бимирад ё даррандагон аз он хўрда бошанд, ғайри он ки забҳаш кунед. Ва низ ҳар чӣ бар пои бутон забҳ

шавад ва он чӣ ба воситаи тирҳои қимор қисмат қунед».

### Сураи Моида, ояти 3

Ва дар ояти дигар занҳоеро ки никоҳ бо онон ҳаром аст, ингуна баён кардааст:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخَّارَ وَبَنَاتُ الْأُخْرَ وَأُمَّهَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْ أَرْضَعَةٍ  
وَأُمَّهَتْ نِسَاءِكُمْ﴾ [النساء : ٢٣]

«Модаронатон ва духтаронатон ва хоҳаронатон ва аммаҳоятон ва холаҳоятон ва духтарони бародарон ва духтарони хоҳаронатон ва заноне ки шуморо шир додаанд ва хоҳарони шириятон ва модарони занонатон бар шумо ҳаром шудаанд».

### Сураи Нисо, ояти 23

Ва дар ҷои дигар муомалоти ҳаромро баён намуда мефармояд:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَامَ الْرِّبَوْ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

«Худо ҳариду фурӯшро ҳалол ва риборо ҳаром кардааст».

### Сураи Бақара, ояти 275

Худованди меҳрубон чизҳои покизаи гуногун ва бисёреро барои мо ҳалол гардонидааст ва ба сабаби бисёр буданашон онҳоро нашуморидааст, аммо чунки муҳаррамот маҳдуд ва андак ҳастанд онҳоро

шуморид ва муфассалан баён намудааст, то онҳоро бишниосем ва аз онҳо парҳез намоем.

Худованди мутаъол мефармояд:

﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الانعام: ١١٩]

«(Худо) чизҳоеро, ки бар шумо ҳаром шудааст, батафсил баён кардааст, ғайри он гоҳ ки начор гардед».

Сураи Аньом, ояти 119

Аммо чизҳои покизаро ичмолан ҳалол қарор дода ва фармудааст:

﴿يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ كُلُّمَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيْبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]

«Эй мардум, аз он чизҳои ҳалолу покиза, ки дар замин аст, бихӯред...».

Сураи Бақара, ояти 168

Худованди мутаъол бино ба раҳмати худаш ҳалол будани чизҳоро асл қарор додааст, магар ин ки далеле барои ҳаром будани он вучуд дошта бошад ва ин нишонаи қарам ва осонгирии Худованҷ ба бандагонаш аст. Пас барои мо лозим аст, ки аз ӯ итоат намуда ва ситоишу сипоси ӯро ба ҷо орем.

Бархе аз мардум агар муҳаррамот барои онҳо шуморида ва бо тафсил баён шавад аз ҳукмҳои шаръи батанг меоянӣ, ва ин нишонаи заъфи имон ва андак будани фаҳм ва дарки динии онон аст. Оё барои қонеъ шуданашон, ки дин осон аст, меҳоҳанд

тамоми навъҳои чизҳои ҳалол барояшон шуморида шавад? Оё меҳоҳанд, ки тамоми чизҳои пок ва ҳалол барояшон якъояк ном бурда шуморида шавад, он гоҳ бовар мекунанд, ки дин зиндагии ононро талҳ ва саҳт насохтааст? Оё меҳоҳанд, ки ба онҳо гуфта шавад: гушти шутур, гов, гусфанд, харгуш, оҳу, бузи куҳи, мурғ, қабутар, мурғоби ва шутурмурғ ва ғайра ҳалол аст ва ин ки малах ва моҳии ҳудмурда ҳалол аст?

Тирабор, сабзавот, меваҷот, ва ҳамаи донагиҳои муғид ҳалол аст?

Об, шир, асал, равған, сирко (уксус) ҳалол аст?

Намак ва дигар баҳорот (дегафзор, чошнӣ, навъе аз қаламфур) ҳалол аст, истифода аз чӯб, оҳан, қум, санг, пластик, шиша ва резин ҳалол аст, ва ин, ки савор шудан бар ҳайвон, мошин, қатора, кишти ва ҳавопаймо ҳалол аст. Истифода бурдани кондитсионер, яхчол, либосшуни, осёб, гуштмайдакунак, кузаи обмева ва дигар лавозимот ва инчунин лавозимоти тиббӣ, муҳандисӣ, ҳисобкунӣ, расд ва фалакӣ, соҳтмонӣ ва баровардани об, нефт ва маъданҳо, ва ширин карданӣ об ва чопу истифода бурдан аз компьютерҳо ҳалол аст.

Пушидани либосҳои пахтагӣ, карбосӣ, катон, пашмӣ, мӯй ва пустҳои пок, нилон ва ғайрҳо ҳалол аст.

Никох, хариду фуруш, кафолат (замонат) ҳавола, ичора, ҳирфаҳо ва корҳои монанди наҷҷорӣ, оҳангарӣ, миконикий ва чупонӣ ҳалол аст?

Оё агар бихоҳем ҳамаи чизҳои ҳалолро бишуморем ба поён хоҳем расид? Пас чаро ингуна мардум мутаваҷҷеҳ нестанд?

Аммо ин, ки мегуяед дин сода аст, ҳақиқате аст, ки меҳоҳанд аз он истифода кунанд, маъни сода будани дин ин нест, ки ҳукмҳои дин мутобиқи ҳоҳишту хостаҳо ва ҳавои нафси онон бошад, балки ба хотири аҳкоми содда ва руҳсатҳое, ки дар шариати исломӣ вучӯд дорад аст. Пас анҷом додани корҳои ҳаром ба баҳонаи сода будани дин бо амал кардан бо руҳсатҳои шаръӣ ва осониҳо тафовути бисёре дорад. Руҳсатҳо монанди ҷамъ ва қаср ҳондани намоз ва рӯза нагирифтан дар сафар, масҳ бар мӯза барои муқим як шабона рӯз ва барои мусоғир се шабонарӯз, таяммум кардан барои шахсе ки узр дорад барои истифода аз об, ҷамъ ҳондани намоз ҳангоми бемори ва ё борон, нигоҳ кардан ба зани бегонае ки қасди издивоҷ бо вай дорад, ихтиёр доштани шахсе дар адой каффорай ямин бо озод кардани ғулом ё таъом додани 10 мискин ва ё либос додан ба онҳо ва хурдани ҳайвони ҳудмурда дар ҳолатҳои зарури ва дигар руҳсатҳо ва осониҳо аз чунин қабил.

Илова бар он чи гузашт мусалмон бояд бидонад, ки дар ҳаром шуморидани ҳаромҳо низ

ҳикматҳое дорад, масалан ин, ки Ҳудованд бандагонашро меозмояд, ки чигуна амал мекунанд ва инчунин шахсони итоаткунанда ва фармонбардорро аз гунаҳкор ва саркаш шинохта шавад.

Яке аз вижагиҳое, ки биҳиштиёнро аз дӯзахиён имтиёз ва бартарӣ медиҳад ин аст, ки дузахиён бар шаҳватҳо ва хоҳишоти нафсоние, ки дӯзахро пушиданд, амал карданд, аммо биҳиштиён сахтиҳоро, ки ба он биҳиштро пушиданд, амал намудаанд ва агар ин имтиҳон ва озмоиш намебуд шахсони итоаткунанда аз шахсони гунаҳгор ва саркаш мушахҳас намегашт. Муъминон сахтиҳои фармонҳои шаръиро бо назари савоб ва умеди подош менигаранд ва ба хотири расидан ба ризогии Аллоҳ ба фармонҳои шаръӣ амал менамоянд, ва бинобарин машаққатҳо барои онҳо осон мегардад. Аммо мунофиқон бо як таассуф ва ранҷу норозиги ба аҳком менигаранд ва барои ин фармонҳо ва аҳкоми шаръи бар онон гарон меояд ва тоату бандаги барояшон саҳт мегардад.

Муъмини мутиъ ва фармонбардор бо тарки ҳаромҳо ба ҳаловати васфношидани даст меёбад, зеро ҳар гоҳ шахсе ба хотири Ҳудованд чизеро тарк намояд Ҳудованд дар ивази у чизи беҳтар ва боарзиштар иноят мекунад ва ҳаловати имонро дар дилаш эҳсос менамояд.

Хонандаи гиромӣ дар ин рисола шуморае аз муҳаррамотеро хоҳед ёфт, ки дар шариати исломӣ

ҳаром қарор дода шудаанд, ва далели ҳаромбудани онҳоро низ аз Куръон ва суннат овардаам, ва ин ҳаромҳо аз амалҳое аст, ки мутассифона дар миёни мусалмонон ривоҷ ёфта ва иртикооб (амал кардан) ба онҳо ом гаштааст. Ва танҳо ҳадаф аз баён он корҳо, хайрҳоҳи ва насиҳат аст. Аз Ҳудованди мутаъюл меҳоҳам, ки ман ва бародарону хоҳарони мусалмонамро ҳидоят қунад ва ба ҳама тавфиқ дихад, ки бар ҳудуди Илоҳӣ бииistem ва аз он таҷовуз нанамоем. Ва моро аз ҳаромҳо ва бадиҳо ҳифз намояд, бегумону бешак ӯ беҳтарин ҳифзкунанда ва бораҳмтарини раҳмқунандагон аст.

Муҳаммад Солех ал-Мунаҷҷид

Ба номи Худованди бахшандай меҳрубон

## Ширк:

Ширк мутлақан бузургтарин кори ҳаром дар шариати исломӣ аст, зоро Абубакра (р.з) мегӯяд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) (то се бор) фармуданд:

أَلَا أَنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكُبَيْرِ (ثَلَاثَةً) قَالُوا قَلْنَا بَلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ

الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ" .. متفق عليه البخاري / رقم 2511

“Оё шуморо аз бузургтарин гуноҳи кабира огоҳ насозам? (се маротиба) Гуфтанд: Бале, эй Расули Ҳудо, Он ҳазрат фармуданд: “Он (бузургтарин гуноҳ) ширк ба Худованд аст”.

Муттафақун алайҳи, Бухорӣ, 2511

Ҳар гуноҳеро имкон дорад, ки Худованд мағфират кунад магар ширкро ва он ниёз ба тавбай маҳсус ва вижга дорад. Худованд мефармояд:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

[النساء : ٤٨]

«Албатта Худованд ҳаргиз ширкро намебахшад ва гуноҳони дигарро барои ҳар кӣ бихоҳад, меомурзад».

Сураи Нисо, ояти 48

Бархе аз навъҳои ширк инсонро комилан аз ислом хориҷ меқунад, ва агар шахсе бар он ҳолат бимирад бешак ҷовидона дар ҷаҳаннам мемонад.

**Ва аз намудҳои ширке, ки мунташир шудааст:  
Сехр, ҷоду ва фолу пешгӯи аст.**

Сехр кардан қуфр ва яке аз ҳафт гуноҳи ҳалокқунанда ва зарари маҳз аст, ки суд ва фоидае дар он нест. Ҳудованди мутъаол дар бораи омухтани он мефармояд:

﴿وَيَعْلَمُونَ مَا يَصْرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٦]

«Ва он чиро, ки меомухтанд ба онон зиён мерасонад, ва ба онон суду фоидае намебахшад».

Сураи Бақара, ояти 102

Ва инчунин мефармояд:

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ [طه: ٦٩]

«Ва ҷодугар ҳар ҷо ки бошад, ҳеч тоҳиҷа пирӯз намешавад».

Сураи Тоҳо, ояти 69

Касе, ки ба сехр муомила ва кор кунад коғир аст, Ҳудованд мефармояд:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الْشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ  
وَمَا أُنْزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَإِلْ هَرُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ آئُمَّا  
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُنْ فُرُّ ﴾ [البقرة: ١٠٦]﴾

«Ва Сулаймон кофир набуд, vale девҳо, ки мардумро ҷодугарӣ меомӯҳтанд, кофир буданд. Ва низ он афсун, ки бар он ду фаришта Ҳорут ва Морут дар Бобул нозил шуд, дар ҳоле, ки, он ду (Фаришта) ба ҳар кас, ки ҷодугарӣ меомӯҳтанд, мегуфтанд: «Кори мо фитна аст, мабод кофир шавӣ».

### Сураи Бақара, ояти 102

Ҳукми соҳир қатл ва қасби моли аз он ҳаром ва палид аст, шахсони ҷоҳилу нодон ва ситамгар ва онҳое ки имонашон заиф аст, барои интиқомгири ва зарар овардан бар дигарон, ба назди соҳирон мераванд ва мардумро сехру ҷоду мекунанд. Бархе аз мардум бо паноҳ бурдан ба соҳирон барои боз кардани сехр нодониста дар кори ҳаром гирифтор мешаванд, дар чунин ҳолат бар онҳо лозим аст, ки ба Ҳудои якто паноҳ бибаранд ва бо хондани Қуръон ва сураҳое ҳамчун Муаввизот (Сураҳои Ихлос: Қул хува Аллоҳу Аҳад), Фалақ (Қул аъзузи бираббили Фалақ) ва Нос (Қул аъзузи бираббин Нос) хонда талаби шифо намоянд.

Агар ғайбгу ва фолбин даъвои донистани ғайбро дошта бошад, он низ муртакиби қуфр шудааст, касе ғайр аз Ҳудованд ғайбро намедонад.

Бисёри аз онҳо бо фиреб ва найранг пулҳои одамони содалаҳвро қасб ва мегиранд ва барои ин кор роҳҳои бисёреро истифода мебаранд, монанди хат қашидан бар рег, хондан бар кафи даст ва ё пиёла ва ё шиша ва оина ва ғайри инҳо. Ва агар як маротиб рост бигуяд 99 бори дигар дуруғ мегуяд, аммо мардуми ғофил ва содалаҳв танҳо ҳамон як мавридиро, ки сухани ин дуруғгуён рост аз об баромадаст далели худ қарор медиҳанд ва барои фаҳмидан ва огоҳи аз ояндаашон ва саодат ва ё ин ки сабаби муваффақ нашуданашон дар издивоҷ ва ё тиҷорат ва ё пайдо намудани чизҳо гумшуда ва ғайри инҳо ба пешӣ онҳо рафта талаби кумак мекунанд.

Ва агар касе назди онон равад ва ба гуфтаҳои онон бовар ва тасдиқ қунад коғир ва аз дини ислом ҳориҷ мешавад, зоро ҳазрати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармудаанд:

”من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.“  
رواه الإمام أحمد 2/429 وهو في صحيح الجامع 5939.

”Ҳар касе назди ҷодугар ва фолбине равад ва гуфтаҳои ӯро бовар ва тасдиқ қунад, он чизе (Қуръон ва Ислом), ки бар Муҳаммад (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) нозил шудааст коғир шудаст“.

Ривояти Аҳмад 2/429, ва дар саҳехи Ҷомеъ 5939.

Ва агар касе назди онон биравад аммо суханони онҳоро тасдиқ ва бовар накунад ва танҳо барои таҷриба ва санчиш рафта бошад, коғир намегардад, вале албатта то 40 рӯз намозаш пазируфта намешавад. Зоро Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармудаанд:

**”من أتى عرافا فسئلَه عن شَيْءٍ لم تَقْبِلْ لَه صَلَاةً أَرْبَعِينَ لِيَلَةً.“ صحيح**

.1751/4 مسلم

“Ҳар касе пеши ҷодугар биравад ва аз ӯ масалаеро бипурсад то 40 шаб намози ӯ пазируфта намешавад”.

Ривояти Саҳех Муслим 4/1751

Албатта бо вучуди ин бозҳам намоз бар ӯ фарз мебошад ва бар ӯ лозим аст, ки тавба қунад.

**Эътиқод ва бовари доштан дар таъсири ситорагон ва коинот бар ҳодисаҳо ва зиндагии мардум:**

Зайд ибни Холиди Ҷұханӣ (р.з) мегӯяд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ ва аҳлу байту ёронаш бод) дар Ҳудайбия намози субҳро бо мо хонданд, -шаб дар Ҳудайбия борон борида буд- Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ ва аҳлу байту ёронаш бод) баъд аз тамом кардани намоз рӯ ба мардум намуда ва фармуданд: **”Оё медонед Ҳудованд чи фармуд?“** Мардум гуфтанд: Ҳудо ва расули ӯ

донотар аст. Фармудаңд: “(Худованد мегүяд) бархе аз бандагонам ба ман мұймин ва бархе дигар коғир гаштаанд, ҳар касе, ки гүфт ба фазл ва раҳмати Худованд бар мо борон борид, ү ба Ман имон дорад ва ба ситорагон куфр варзидааст. Ва ҳар касе, ки гүфт бар асари фалон ва фалон ситора борон борид ба ман қуфр варзидааст ва ба ситорагон имон овардааст”.

Фатҳ ал-Борӣ 2/333

Ҳамчунин назар ва аҳамият додан ба толеъномаҳо ва санчиши баҳт дар бисёре аз рӯзномаҳо ва моҳномаҳое, ки вучуд дорад ҳамин ҳукмро мегирад, ва агар касе ба таъсири онҳо эътиқод дошта бошад, ширк овардааст, ва агар танҳо ба қасди тасалли ва хушҳоли онро бихонад, бозҳам гуноҳ мегирад ва тасалли ёфтани ба хондани чизҳои ширки ҷоиз нест ва низ имкон дорад, ки шайтон онро барои бовар кардани он чизҳо васваса кунад ва ӯро ташвиқ кунад, ки дар чунин ҳолат мубтало ба ширк мешавад.

Эътиқод ва бовар кардани он ки баъзе чизҳо фоида мерасонанд, дар ҳоле, ки Худованд дар онҳо ягон таъсири нагузоштааст, низ ширк аст. Чигунае, ки баъзе аз мардум ба суханони фолбин ва соҳир бовар ва пайрави мекунанд ва ё ба суханони падару ачдодашон, ки дар бораи ширкомӯзи ва навъҳои муҳраҳо ва ҳалқаҳои маъданӣ ва монанди инҳо эътиқод доранд ва онҳоро барои дафъи ҷашм дар

гардан ва ё фарзандонашон оvezон мекунанд, ва ё инки бар бадани худ мебанданд ва ё дар мошинҳо ва хонаҳои хеш оvezон мекунанд ва эътиқод доранд, ки ин корҳо балоро дур мекунад. (ин амалҳо ҳама аз ширкиёт мебошанд)

Ва бешак ин кор зид ва акси таваккал ба Ҳудованди мутаъол кардан мебошад ва ҷуз сустӣ ва заъифи барои инсон намеорад ва як навъи табобат бо роҳҳи ҳаром ҳисоб мегардад ва бисёре аз ин корҳо бо ширк омехта мебошад ва дар онҳо аз шайтонҳо ва ҷинҳо талаби кумак мешавад ва бо роҳҳои ҳат қашидан ва расмҳои муаммодор ва номафҳум навишта шудаанд. Ва бархе аз соҳирон оятҳои Қуръонро бо ширк омехта карда менависанд ва баъзе дигар оятҳои Қуръонро бо начосатҳо ва хуни ҳайз омехта карда менависад. Оvezон кардани ин гуна туморҳо ва ё монанди он ва бастани он дар бадан ҳаром мебошад. Зоро Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармудаанд: *"Ҳар қасе туморе биёвездад, ба таҳқиқ мушрик шудаат"*. Ривояти Аҳмад 4/156, ва ин ҳадис дар Силсилаи Саҳиҳа рақами 492 мебошад.

Ва ҳар қасе ин корҳоро ба эътиқоде, ки инҳо зарар ва ё фоидае мерасонанд, анҷом диҳад муртакиби ширки бузург шудааст, ва агар онҳоро як сабаб ва василае барои фоида ва зарар расонидан бишуморад, ва ҳоло он, ки Ҳудованд онҳоро сабаб қарор надодааст, гирифтари ширки хурд (асғар)

мегардад ва ин аз ҷумлаи ширк дар сабаб ва василаҳо ҳисоб мешавад.

## Худнамои дар ибодат

Яке аз шартҳои қабули амали солех ин аст, ки бояд аз риё ва худнамои пок ва мувофиқи суннат бошад, ҳар касе ибодати худро барои худнамои анҷом дихад, муртакиб ва гирифтори ширки хурд (асғар) шудааст, ва амали ӯ табоҳ ва нобуд мегардад, монанди касе, ки барои он намоз меҳонад, ки мардум ӯро бубинанд.

Худованд мефармояд:

﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيرُهُمْ إِلَّا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَأُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء : ١٤٢]

«Мунофиқон Худоро фиреб медиҳанд ва ҳол он, ки Ӯ (Худованҷам дар посуҳи найрангашон) тадбир мекунад. Ва чун ба намоз бархезанд, бо сустӣ бархезанд ва барои худнамоӣ намоз қунанд ва дар намоз, ҷуз андаке, Худоро ёд нақунанд».

Сураи Нисо, ояти 142

Ва ҳамчунин касе, ки барои қасби шухрат ва овоза намоз меҳонад низ гирифтори ширки асғар шудааст. Барои ҷунин одамҳо ваъдаҳои сахте омадааст, онгунае дар ҳадиси ибни Аббос (р.з) омадааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармудаанд:

“Ҳар касе ба қасди шуҳрат кореро анҷом дихад Ҳудованд гирифтор ва расвояш мекунад, то сабаби ибрати дигарон ва шодмонии душманонаш гардад”. Ривояти Муслим 4/2289. Ва ҳар касе ибодатеро анҷом дихад ва дар нияташ мардумро низ шарик бигардонад амали ўбекор гаштааст, чуноне, ки дар ҳадиси қудсӣ омадааст (ки Ҳудованд мефармояд):

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكَتْهُ  
وَشَرَكَهُ. رواه مسلم رقم 2985

“Ман бениёстарини шарикҳо аз ширк ҳастам, ҳар касе амале анҷом дихад ва дар он касе дигарро бо ман шарик бигардонад Ман ўро тарк намуда ва ба ширкаш во мегузорам”.

Ривояти Муслим 2985

Агар касе аз аввал амалеро холисона барои Ҳудованд саркарда бошад, ва сипас бар он риё ва худнамои олуда шавад, дар ин сурат агар аз будани риё дар он нороҳат шавад ва барои дур кардани он қушиш кунад ва онро дур кунад, амалаш саҳех ва қабул мешавад (бо хости Ҳудо) ва агар ба он хурсанд ва рози бошад, аксари аҳли илм бар ин фикр ҳастанд, ки амали ўботил шудааст.

### Тияра (Фолбини бо парандагон)

Ва он иборат аст аз фоли баду шум, Ҳудованд мефармояд:

﴿فَإِذَا جَاءَنَّهُمْ أَلْحَسَنَةً قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْيِرُوْا بِمُوسَى وَمَنْ

﴿[الاعراف: ١٣٠] مَعْنَاهُ﴾

«Чун некие насибашон мешуд, мегуфтанд: «Хаққи мост». Ва чун бадие ба онҳо мерасид, мегуфтанд: «Аз шумии Мӯсо ва пайравони ӯст».

Сураи Аъроф, ояти 130

Арабҳо одат доштанд, ки ҳаргоҳе касе меҳост ба сафар биравад, паранде мегирифт ва онро раҳо мекард, агар он паранда ба тарафи рост парвоз мекард онро фоли нек мешуморид ва ба сафар мебаромад ва агар паранда ба самти чап парвоз мекард инро фоли бад ҳисоб мекард ва аз сафараш боз меистод ва сафар намекард. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯбод) дар ҳадисе ҳукми ин амалро чунин баён кардаанд:

الطبرية شرك" رواه الإمام أحمد 389/1 وهو في صحيح الجامع 3955.

“Тияра (Фолбини ва ё пешгуи неку бад бо парандагон) ширк аст”.

Ривояти Аҳмад 1/389 ва ин дар саҳехи Ҷомеъ аст 3955.

Ва яке аз зарапҳои ин ақидаи ҳаром нафии ва дур кардани тавҳид аст, ба моҳҳо, рӯзҳо ва ададҳо фоли бад дидан аст, монанди тӯйи аруси накардан дар моҳи сафар, ва эътиқод доштани он, ки рӯзи чаҳоршанбеи охирин ҳафтаи ҳар моҳ рӯзи наҳс ва бад (шум) аст ва ё адади 13 ва ё фолбинӣ кардан бо

ном ё шахси маъюб ва ё касали, монанди ин, ки шахсе бо қасди бозкардани дукони худ аз хона берун мешавад ва дар роҳ бо шахси нобино рӯ ба рӯ мешавад ва аз он фоли бад мегирад ва дубора ба хонааш бар мегардад ва монанди ин дигар корҳо низ. Ингуна ҳолатҳо ҳама ҳаром ва ширк ҳастанд. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) аз чунин шахсҳо безорӣ ва нафрат ҷустаанд. Имрон ибни Ҳасин (р.з) ривоят намудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

"لَيْسَ مِنَ النَّاسِ مَا تُطِيرُ وَلَا تُكَهِنُ لَهُ وَلَا تَكُوْنُ لَهُ (وَأَظْنَاهُ قَالَ): أَوْ سُحْرٌ أَوْ سُحْرٌ لَهُ"

ـ رواه الطبراني في الكبير 162 / انظر صحيح الجامع 5435

"Ҳар касе фолгирад ва ё касе дигар барои ў фолбини кунад (пеши фолбин рафта аз ў талаби фолбини кунад), ва ё ҷодугарӣ кунад ва ё дигар кас (ҷодугар) барои ў ҷоду кунад ва ё ба сеҳр кардан даст бизанад ва ё касе дигар барои фоидаи ў сеҳр кунад, аз мо нест".

Ривояти Табаронӣ дар китоби ал-Кабир  
18/162, нигар Саҳехи ал-Ҷомеъ 5435.

Ва агар касе ба чунин кор даст зада бошад каффораш он аст, ки дар ҳадиси Абдуллоҳ ибни Амр (р.з) зикр шудааст. Вай мегӯяд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

"من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم: "اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرٌ لَكَ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرٌ لَكَ وَلَا إِلَهٌ غَيْرُكَ" رواه الإمام أحمد 220/2 السلسلة الصحيحة .1065

"Ҳар касе, ки фол ўро аз анчоми коре боз дорад, ширк овардааст. Гуфтанд: Эй Расули Худо каффораи он чист? Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: Каффорааш ин аст, ки бигӯяд:

**«اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرٌ لَكَ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرٌ لَكَ وَلَا إِلَهٌ غَيْرُكَ»**

"Илоҳо хайру хубие чуз хайру хубии Ту нест, фоле чуз фоли Ту нест (Яъне ҳар фоле ки аз ҷониби Ту бошад барои ман неку хуб аст) Ва нест илоҳи барҳақ чуз Ту".

Ривояти имом Аҳмад 2/220 ва Силсилаи Саҳех 1065.

Фоли бад аз табиати дил аст ва беҳтарин илоҳи он таваккал ба Ҳудованди мутаъол кардан аст, чигунае ки Абдуллоҳ ибни Масъуд (р.з) мегӯяд:

وما منا إلا (أي: إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك) ولكن الله يذهب بالتوكل "رواہ أبو داود رقم 3910 وهو في السلسلة الصحيحة 430

"Чунин фикру хаёлҳо дар дили ҳамаи мо падид меояд, аммо Ҳудованд ба василаи таваккал кардан онро аз байн мебарад". Ривояти Абудовуд 3910, ва Силсилаи Саҳех 430.

## Савганд хурдан ба ғайри Ҳудованд

Худованд ба ҳар махлукे, ки бихоҳад савганд меҳурад, аммо барои бандагон ҷоиз нест, ки ба чизе ғайр аз Аллоҳ савганд бихуранд, аммо мутаасифона бисёре аз мардум ба ғайри Худо савганд меҳуранд, Савганд ва қасам хурдан як навъе аз таъзим ва бузург доштани он аст ва барои ғайри Худо ҷоиз нест. Аз Абдуллоҳ ибни Умар (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

”أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآيَاتِكُمْ مِنْ كَانَ حَالَفًا فَلَيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمِّتْ“ رواه البخاري انظر الفتح .530/11

”Огоҳ бошед Худованд шуморо аз ин ки ба падарони худ савганд бихуреъ, манъ кардааст, ҳар касе савганд хурдани бошад бояд ба номи Аллоҳ савганд бихурад вагарна хомуш бошад“.

Фатхулборӣ 11/530

Ва низ аз ибни Умар (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

”مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ“ رواه الإمام أحمد 125/2 انظر صحيح الجامع .6204

”Ҳар касе ба ғайри Аллоҳ қасам бихурад ширк овардааст“. Ривояти имом Аҳмад 2/125, нигар Саҳех Ҷомиъ 6204.

Ва Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

”من حلف بالأمانة فليس منا“. رواه أبو داود 3253 وهو في السلسلة الصحيحة رقم

.94

”Ҳар касе ба амонат қасам хурад аз мо нест“. Ривояти Абу Довуд 3253, силсилаи Саҳеха рақами 94.

Савганд хурдан ба Каъба, амонат, шараф, кумак, баракати фалонӣ, ҷони фалонӣ, ҷони набӣ ва ё валиӣ, падарон ва модарон ва ба сари фарзандон, ҷоиз нест ва ҳамаи ин ҳаром ва нодуруст аст. Ва ҳар касе, ки муртакиби чунин коре шуда бошад каффораи ин кор чуноне, ки дар ҳадис омадааст ин аст, ки бигуяд: «الله لا إله إلا» ва дар ҳадиси саҳех омадааст, ки ҳар касе ба Лот ва Үззо (номҳои бутоне ки дар вақти ҷоҳили арабҳо мепарастиданд) савганд хурад (барои каффораи он) бояд бигуяд: «الله لا إله إلا». Ривояти Бухорӣ, Фатхулборӣ 11/536.

Ҳамчунон баъзе калимаҳои ширкомез ва ҳароми дигаре вучуд дорад, ки аз забони бисёри аз мардум шунида мешавад. Монанди “Ба Ҳудо ва ба ту паноҳ мебарам” ва “Таваккали ман бар Ҳудо ва туст”, “Ин..... аз ҷониби Ҳудо ва туст” ё “Касеро ҷуз Ҳудо ва ту надорам”, “дар осмон Ҳудо ва дар замин танҳо туро дорам” ва “Агар Ҳудо ва фалони набуданд.....” (равиши саҳех ва дурусти ин ибораҳо ин аст, ки дар миёни ин ҷумлаҳо калимаи “Сипас”-ро истифода барад, масалан бигуяд, Иътимод ба Ҳудованд аст ва сипас ба ту). Ва “Замона чиқадар номард аст” (ва ҳамчунин ҳар ибора ва ё ҷумлае, ки бо навъи дашномдиҳи ба замона бошад) монанди “Ин замона

бад аст”, “Ин соати (замони) наҳс ва бад аст”, “Замона фиребкор аст” ва ғайри инҳо. Зеро дашном ба даҳру замон ба Ҳудованд бар мегарадад, зеро Ҳудованд холиқи инҳост.

Ва низ ибораҳо ва вижажои навпайдо, ки муҳолифи тавҳид ҳастанд, монанди: “сотсиализми исломӣ”, “демократияи исломӣ”, “хости миллат аз хости Парвардигор аст”, “Дин аз они Ҳудован аст ва ватан моли ҳама аст”, “Ба номи Арабият (қавмияти арабӣ), “Ба номи инқилоб”.

Ва ҳамчунин гуфтани чунин ибораҳо “Молиқул Мулк” Шоҳаншоҳ ва ё “қозиул қузот” ва монанди ин ибораҳое, ки барои башарият истифода бурда шавад, ва низ истифода бурдани лафзи “сайид” (ва ё монанди ин қалимаҳое, ки дар дигар забонҳо истифода мешавад) барои шахси мунофиқ ва ё коғир. Ва низ лафзи (أَغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتْ) маънояш “Агар” аст, ки бар норозигӣ, пушаймонӣ ва ҳасрат далолат мекунад ва роҳро барои шайтон боз мекунад. Ва низ ин гуна дуо кардан: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتْ» “Парвардигоро агар меҳоҳӣ маро бибахш”.

## Ҳамнишини ва унс гирифтан бо мунофиқон ва фосиқон

Бисёри аз мардум, ки имон дар дилҳояшон устувор нагаштааст, бо аҳли фисқу фуҷур ва қасоне, ки ба шариати Аллоҳ таън мезананд ва дини ислом

ва дўстони Худовандро истиҳзо ва масхара мекунанд, бо инҳо ҳамнишин ва вохуриҳое барпо мекунанд, ки бешак ин кор ҳаром аст, ва сабаби таън ва тардид дар ақида мегардад.

Худованд мефармояд:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحْوِضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَحْوِضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الْذِكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

[الانعام: ٦٨]

«Ва чун бубинӣ, ки дар оёти Мо аз рӯи масхара гуфтугӯ мекунанд, аз онҳо рӯйгардон шав, то ба сухане ғайри он шуруъ қунанд. Ва агар шайтон туро ба фаромӯшӣ афканад, чун ба ёдат омад, бо он мардуми ситамкора манишин».

Сураи Аньом, ояти 68

Пас дар чунин маврид нишастан бо онҳо ҷоиз нест, агар чи аз хешовандон ва наздиконат бошанд ва вохуриашон босафо ва суханҳояшон ҷаззоб бошад, магар касе ки мақсадаш даъвати онҳо бошад ва ҷавоб додан ба даъвоҳои ботили онҳо бошад, на инки аз нишастанаш бо онон розӣ бошад ва сукут қунад. Худованд мефармояд:

«Агар шумо ҳам хушнуд шавед, Худо аз ин мардуми нофармон хушнуд наҳоҳад шуд!».

Сураи Тавба, ояти 96

## Тарки оромиш ҳангоми намоз хондан

Яке аз бузургтарин навъҳои дузди, дузди аз намоз аст. Ҳазрати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

"أَسْوَأُ النَّاسُ سَرْقَةُ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رُكُوعِهِ وَلَا سُجُودِهِ". رواه الإمام أحمد 310/5 وهو في صحيح الجامع 997.

"Бадтарин дузд касе аст, ки аз намози худ дузди кунад", Гуфтанд: Э Расули Ҳудо чигуна шахс аз намози худ медуздад? Фармуданд: Рукуъҳо ва саҷдаҳои онро комил ва пурра анҷом намедиҳад". Ривояти имом Аҳмад 5/310 ва ин дар саҳех Ҷомеъ, 997 аст.

Тарки оромиш ва ҳангоми рукуъ ва сучуд рост накардани камар (пушт) ва инчунин рост наистодан баъди баланд шудан аз рукуъ ва сучуд ва инчунин миёни ду саҷда ором ногирифтани аз чумлаи хатоҳое ҳаст, ки дар байни намозгузорон бисёр ба чашм меҳурад ва масциде нест, ки аз чунин шахсҳо холи бошад. Оромиш дар намоз руқн аст ва намоз бе он дуруст нест ва ин кор бисёр хатаре дорад, Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

"لَا تَجْزَئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يَقِيمَ ظَهِيرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". رواه أبو داود 533/1 وهو في صحيح الجامع 7224.

"То ҳангоме, ки камари шахс дар рукуъ ва сучуд рост набошад, намозаш дуруст нест". Ривояти Абу Довуд 1/533 ва ин дар Саҳех ал-Ҷомеъ 7224.

Бидуни шак ва тардид ин бисёр кори ногувор аст, ва ҳар касе муртакиби он шавад, мустаҳки мазаммат ва ваъиди сахт мебошад.

عن أبي عبد الله الأشعري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أترون هذا من مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه".  
رواه ابن خزيمة في صحيحه 332/1 وانظر صفة صلاة النبي للألباني 131

Абуабдуллоҳи Ашъарӣ (р.з) фармуданд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) пас аз намоз бо ҷамъе аз асҳоб дар масҷид нишастанд, марде ворид шуд ва дар гушае ба намозхони шурӯъ кард, ва дар намоз (босуръат ва саросема) рукуъ мекард ва ҳангоми саҷда (монанди хурӯс ба замин) нул мезад, Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд: “Он мардро мебинед? Ҳар касе дар ҷунин ҳолат бимирад бар ғайри дини Муҳаммад мурдааст, дар намоз ҳаммонанди зоғе, ки ба пораи хуне нул мезанад аст ва саҷда мекунад, монанди касе ки (sarosema) рукуъ мекунад ва дар саҷda нул мезанад, монанди касе аст, ки гурӯsna аст, аммо бо вучуди ин як ё ду донаи хурмо бештаре намехурад, як ё ду донаи хурмо ба ў чи фоидае медиҳад”. Ривояти ибни Ҳузайма дар саҳиҳаш 1/332.

Зайд ибни Вахб мегуяд: Ҳазрати Ҳузайфа (р.з) мардумро дид, ки рукуъ ва сучудро комил намекарданд, фармуд: “Ту намоз нахонди ва агар дар ин ҳол бимирий бар фитрати ғайр оз ончи Ҳудованд

ба Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) бахшидааст мемиред". Ривояти Бухорӣ нигар ал-Фатҳ 2/274

Барои касе, ки оромишро дар намоз тарк намудааст, ва ҳар гоҳе, ки аз ҳукми он огоҳ шуд муносиб аст, ки фарзи ҳамон вақтро (вақти огоҳ шуданашро) аз сар бихонад ва аз кардаи худ тавба намояд, аммо намозҳои гузаштаашро лозим нест аз сар бихонад, он гунае, ки аз ҳадиси ارجِح فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلْ «“боз гард ва намозатро аз сар бихон” фахмида мешавад.

## Бози ва ҳаракати зиёд ҳангоми намоз хондан

Ин як офати дигаре ҳаст, ки бисёре аз намозгузорон бар он гирифтор шудаанд, онҳо фармони Худоро баҷой наовардаанд, чуноне, ки Худованд мефармояд:

﴿وَقُومًا لِلَّهِ قَاتِلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

«Барои Худованд фурӯтанона (бо тавозуъ ба ибодат) биистед».

Сураи Бақара, ояти 238

Ва низ ба ин ояти наандешидаанд, ки мефармояд:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ ۱۰۷ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۚ ۱۰۸﴾ [المؤمنون : ۱۰۷-۱۰۸]

[۲]

«Дар ҳақиқат начот ёфтанд мӯъминон: онон, ки дар намозашон хушуъ (тавозуъ ва шикастанафси) меқунанд».

### Сураи Мӯъминун, оятҳои 1-2

Ҳангоме, ки дар бораи пок намудани хоки ҷои саҷда дар намоз аз Ҳазрати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) пурсида шуд, фармуданд:

"لا تمسح و أنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى" رواه أبو داود

7452 وهو في صحيح الجامع 581/1

"Дар вақти намоз хондан ба хок даст макаш, ва агар чораи дигаре набуд, фақат якбор ин корро анҷом бидех". Ривояти Абудовуд 1/581 ва ин дар Саҳехи Ҷомеъ аст 7452.

Аҳли илм гуфтаанд, ки ҳаракатҳои зиёд ва пай дар пайи бемаврид намозро ботил меқунад, чи расад ба ин ки баъзеҳо дар намоз бозӣ меқунанд ва бо вучуди ин ки дар боргоҳи Худованд истодаанд, ба соати худ нигоҳ меқунанд ва ё либоси худро рост меқунанд, ва ё ангуштонашонро дар бинии худ медозанд ва росту чап ва ба осмон нигоҳ меқунанд ва аз ин наметарсанд, ки биноии ҷашмонаш гирифта шавад (дар ҳадисе чунин ривоят шудааст) ва ба ин ки шайтон намозашонро барбод дихад.

**Қасдан аз имом дар адой амалҳои намоз пешӣ ҷустан**

Шитоб ва саросимагӣ аз табиати инсон аст,  
Худованди мутаъол мефармояд:

﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ عَجُولًا﴾ [الاسراء: ١١]

«ва инсон шитобкор аст».

Сураи Исро, ояти 11

“Ороми аз Аллоҳ ва шитобкардан аз шайтон аст”.  
Байҳақӣ, Сунани Кубро 10/104.

Мардуми бисёреро дида мешавад, ки ҳангоми намози ҷамоат дар рукуъ ва саҷда ва умуман дар такбирот (аз як руқни ба руқни дигар гузаштан) ва ҳатто дар салом додан, пеш аз имом онро анҷом медҳанд, ин кор дар назди мардум аҳамият надорад, вале дар мавриди ин кор аз Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ваъдаи ҷазои саҳте ворид шудаст, ки фармуданд:

”أَمَا يَخْشِيُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحْوِلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حَمَارٍ“ رواه مسلم

321-320/1

“Магар касе, ки пеш аз имом сарашро баланд мекунад, аз ин наметарсад, ки Худованҷ сари ӯро ба сари ҳар табдил намояд”. Ривояти Муслим 1/320-321.

Бояд андеша кард, ҳангоме ки аз намозхон хоста шуд, ки дар рафтани ба масҷид оромиши худро ҳифз намояд, пас дар ҳангоми намоз ҳукм чи ҳоҳад буд? Бархе аз мардум қоидai хуберо зикр кардаанд, ва он ин аст, ки муқтади (касе ки бо имом намозро меҳонад ва дар адой намоз аз имом пайравӣ

мекунад) пас аз поёни такбири имом шуруъ ба ҳаракат қунад (ва ба рукни дигар бигзарад) яъне ҳар тоҳ имом ҳарфи “Ро”-и Аллоҳу Акбарро талафғуз кард, муқтади шуруъ ба ҳаракат қунад, на пеш аз он ҳаракат қунад ва на аз он қафо монад, ва ба ингуна ин кор ба тартиб ва танзим дароварда мешавад.

Саҳобагони Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) бисёр ҳарис ва боэҳтиёт буданд, ки мабодо аз Ҳазрат пешдасти қунанд, ҳатто яке аз саҳобагони Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) Бароъ ибни Озиб (р.з) мегуяд:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه إنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحداً يحيى ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجداً) رواه مسلم رقم 474 ط. عبد الباقى.

“Саҳобагон аз пушти Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) намоз меҳонданд ва ҳангоме, ки ҳазрат сарашро аз рукуъ баланд мекард, касе дида намешуд, ки (барои рафтани ба саҷда) камарашро хам қунад, то ин, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) пешонии худро дар замин мегузошт, онгоҳ саҳобагон дар пай эшон ба саҷда меафтоданд”. Ривояти Муслим 474. Абдулбоқӣ.

Ҳангоме, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) солхурда шуданд ва дар ҳаракатҳояш (ҳангоми намоз) навъе сусти омад, ба саҳобагоне ки аз пушти эшон намоз меҳонданд ҳушдор дода фармуданд:

"يا أيها الناس إني قد بذلت فلا تسبقوني بالركوع والسجود.." رواه البيهقي 2/93

وحسنه في إرواء الغليل 2/290

"Э мардум вазни ман сангин шуда (пиршудаам) пас боэхтиёт бошед, ки дар ҳангоми рукуъ ва сучуд аз ман пеш нагузаред". Ривояти Байҳақӣ 2/93 ва Ирво ал-Ғалил 2/290.

Имом низ дар такбир гуфтан ҳангоми намоз бояд аз суннати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод), ки дар ҳадиси Абухурайра (р.з) омадааст, пайравӣ қунад, ӯ мегуяд:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع.. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الشتتين بعد الجلوس". رواه البخاري رقم 756

"Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ҳангоме ки барои адои намоз бар меҳестанд, такбир мегуфтанд ва ҳангоме ки ба рукуъ мерафтанд сипас такбир мегуфтанд ва ҳангоме ки ба саҷда мерафтанд сипас такбир мегуفتанд ва ҳангоме ки сарашро аз саҷда баланд мекард сипас такбир мегуфт, ва сипас то поёни намоз ингуна амал мекард ва ҳангоме ки аз қаъдаи аввал бар меҳостанд баъди нишаст такбир мегуфтанд". Ривояти Бухорӣ 756.

Пас агар имом ҳамроҳ ва ҳамзамон бо ҳаракатҳояш (аз як руки ба рукни дигар) такбир бигуяд ва муқтадӣ бо тариқае ки зикр кардем амал биқунанд, намози

чамоъат ислоҳ ва бо танзиму тартиб дароварда мешавад.

## Ҳурдани пиёз, чинок ва дигар чизҳои бадбӯй ҳангоми рафтан ба масцид

Худованди мутаъол мефармояд:

﴿يَبْنِي إِذْنَاهُمْ حُكْمُ زِينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الاعراف: ٣١]

«Эй фарзандони одам! (ҳангоми ҳар намоз ва) дар масциде, ороиш ва зинати (модди ва маънавии худро муносаби он кор ва макон) ҳамроҳи худ бигиред».

Сураи Аъроф, ояти 31

Ҷобир (р.з) мегуяд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

"من أَكَلَ ثُوْمَاً أَوْ بَصَلًا فَلِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ". رواه البخاري انظر الفتح 339/2، وفي رواية مسلم "من أَكَلَ الْبَصْلَ وَالثُّومَ وَالكَرَاثَ فَلَا يَقْرِبُ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنَازُّ مَا يَنَازُّ مِنْهُ بَنُو آدَمْ". رواه مسلم رواه 1/395.

“Ҳар касе чинок ва ё пиёз бихурad, пас бояд аз Модури бичӯяд, ё ин ки фармудаанд: Аз масциди модурӣ бичӯяд, ва дар хонаи худ бишинад”. Ривояти Бухорӣ 2/339, нигар Ал-Фатҳ 2/339. Ва дар ривояти Муслим омадааст, ки “Ҳар кас, ки пиёз, чинок ва тира (навъи пиёз) хурад, пас ба масциди мо наздик нашавад, зоро фариштагон низ аз бӯйхое, ки бани

одам азият мешавад, азият ва озор мебинанд".  
Ривояти Муслим 1/395.

Умар (р.з) дар яке аз хутбаҳои худ дар рӯзи ҷумъа гуфтанд: Шумо аз ин ду навъи сабзавот (пиёз ва ҷиснок), ки ба назари ман палиданд меҳуред, ман Расулаллоҳ (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод)-ро дидам, ки ҳар тоҳ шахсе, ки пиёз ҳурда буд ба масҷид меомад, фармон медоданд, ки ўро аз масҷид берун қунанд, ва ба (Бақеъ) бибаранд, пас ҳар кас пиёз ва ҷиснок меҳурад (бӯй) онҳоро бо пухтан комилан нобуд қунад. Ривояти Муслим 1/396.

(Ин ҳадисҳо маъни ҳаром ё макруҳ будани пиёз ва ҷиснокро надоранд, балки маъни онро дорад, ки вақте ба масҷид меоед қушиш қунед ки буйи он дар даҳон намонда бошад, то инки намозгузоронро азият надихед)

Шахсоне, ки баъди анҷоми кори рӯзонаи худ мустақиман ба масҷид меоянд ва бо бӯи арақ ва ҷуробҳои худ сабабгори озор ва азияти мардум мегарданд ва сипас вориди масҷидҳо мешаванд ва бандагони Ҳудо ва Фариштагон ва намозгузоронро азият ва озор медиҳанд, онҳо низ шомили ин мавзӯъ мебошанд.

## Зино

Чигунае ки яке аз мақсадҳои шариат ҳифзи ҳайсият ва насли баширият аст, зиноро ҳаром гардонидааст, Ҳудованди мутаъол мефармояд:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنِي مَوْلَانِي وَكَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الاسراء: ۳۲]

«Ва ба зино наздик машавед. Зеро он (Зино) коре зишт ва роҳе нописанд аст!».

### Сураи Исро, ояти 32

Балки болотар аз ин шариат тамоми роҳҳои расидан ба зиноро қатъ ва ҳаром гардонидааст, монанди: амр ба ҳичоб пушки, нигоҳ накардан ба бегонагон, ҳаром гардондани хилват ва танҳо мондан бо зани бегона ва дигар роҳҳое ки ба зино мерасонад.

Зинокори оиладор дар шариати исломӣ бо саҳттарин ва бераҳмтарин уқубат ҷазо дода мешавад, ки он ҳам сангсор кардан аст, то ҷазои кореро ки кардааст бичашад ва тамоми аъзоҳои баданаш, ки дар кори ҳаром аз он истифода кардааст дардманд шаванд ва зинокоре, ки ба сурати шаръи ва саҳех никоҳ ва хонадори накардааст бо болотарин ҳадди зарбаҳое, ки дар шариат ворид шудааст ки он сад зарба (шаллок) аст, ҷазо дода мешавад, ва ин илова бар он шармандагие аст, ки дар байни гурухе аз мусалмонон ба ӯ ҷазо дода мешавад, ва илова бар ин ӯро ба муддати як соли комил аз маҳал ва ҷой, ки дар он муртакиби зино шудааст, берун карда мешавад.

Ва азоби занону мардони зинокор дар барзах, ин аст, ки ононро урён ва луч дар тануре, ки даҳонаш танг ва зери (даруни) он паҳн ва қушод аст, меандозанд ва бар онон оташро меафрӯзанд, онҳо дар он танур фарёд мекашанд ва бо шуълаҳои оташ боло меоянд, ҳатто наздик мешавад, ки берун оянд, аммо оташ онҳоро дарун мекашад ва онҳо дубора ба таги танур меафтанд, ва то рӯзи қиёмат ингуна азоб дода мешаванд.

Аз ин ҳам бадтар ва саҳттар шахсе аст, ки бо вуҷуди солхурдаги ва ба қабр наздик буданаш ва муҳлате, ки Ҳудованд ба ӯ додааст ба зинокори идома медиҳад. Аз ҳазрати Абуҳурайра (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم و لهم عذاب أليم: شيخ زان  
و ملك كذاب و عائل مستكير". رواه مسلم 102-103

“Ҳудованд дар рӯзи қиёмат бо се шаҳс сухан намегӯяд, ва ононро тазкия наменамояд, ва бо назари раҳмат ба онҳо наменигарад, ва азоби дардноке дар интизорашон аст (ва он се шаҳс иборатанд аз) Пирмарди зинокор, ва подшоҳи дӯрӯғгу ва фақири (камбағали) мутакаббир”. Ривояти Муслим 1/102-103.

Бадтарин қасбу даромад пule аст, ки зани зинокор дар муқобили зино ва танфуруши дарёфт мекунад ва чунин зан ҳангоме ки дар нимаҳои шаб дарҳои осмон ба раҳмат қушода мешаванд низ аз истиҷобати дуо маҳрум аст (Ривояти Саҳех Бухорӣ, 2971).

Ниёзманди ва камбағали мутлақан узри шаръи ва қобили қабул барои зери по гузоштани ҳудудҳои Ҳудованд қарор намегираад, аз қадим гуфтаанд, ки зани озод ва покдоман беҳтар мешуморад, ки гурӯсна бимонад аз он ки бо синааш (ширдодани бачаҳои мардум) ҳудро сер кунад, чи расад ба танфуруши.

Аммо дар ин аср ҳама роҳҳо ва дарҳои фоҳишагӣ боз аст ва шайтон бо макри ҳуд ва авлиёи ӯ роҳи фасодро ҳамвор кардааст ва мардуми фоҷир низ аз ӯ пайрави кардаанд. Бадҳиҷобӣ ва бараҳнагӣ ом шудааст, ҷашмчаронӣ ва нигоҳи ҳаром ҳамаҷоро фаро гирифта, ихтилот ва бо ҳамбӯданӣ марду зан ривоҷ ёфтааст, моҳномаҳо ва филмҳои фаҳшо ҳама ҷо дар дастрас аст, ва сафар кардан ба қишварҳое ки фасод зиёд аст ва бозори беҳаёи гарм ва обру резӣ ва таҷовуз ба номуси мардум фаровон аст ва омори бачаҳои ҳаром ва ғайри шаръи ва қуштани ҷанин зиёд шудааст. Парвардигоро аз ту меҳоҳем, ки бо раҳмат ва лутфи хеш моро аз ин фоҳишагиҳо дар паноҳи Ҳудат нигоҳ ва ҳифз бидори ва аз ту меҳоҳем, ки дилҳо ва шармгоҳҳои моро пок бигардони ва дар миёни мо ва ҳаром садд ва ҷудогии маҳкаме қарор дихи.

## Ҳамчинстарои

Ҷинояте, ки қавми Лут муртакиб шудаанд, ҳамчинстарои буд, Ҳудованди мутаъол мефармояд:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَعْلَمِينَ ﴾٢٩ ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾٣٠﴾ [العنکبوت: ٢٨، ٢٩]

«Ва Лутро паёмбарӣ додем. Ба қавми худ гуфт: «Шумо кори зишетро пеша кардаед, ки ҳеч як аз мардуми ҷаҳон пеш аз шумо чунин намекардааст. Оё бо мардон аз рӯи шаҳват меомезед ва роҳзанӣ мекунед ва дар маҳфили худ корҳои нописанд мекунед?».

Сураи Анкабут, оятҳои 28-29

Ба хотири қабоҳат, бад ва хатарнокии ин кор, муртакибони ин гуноҳро Ҳудованд бо ҷаҳор навъ азоб мӯҷозот намуд, Ҳеч қавмеро бо чунин ҷаҳор азоб якбора мӯҷозот нанамудааст, Он ҷаҳор навъи азоб ин аст, ки ҷашмонашонро кӯр кард ва шаҳри онҳоро зеру ру карда бар онҳо сангборон ва садои дилхароши саҳтеро фиристод.

Дар шариати исломӣ бино ба қавли роҷиҳи уламо ин аст, ки ҷазои онҳое, ки бо ризоят ва ихтиёри ҳар ду тараф ин корро анҷом дода бошанд, ин аст ки бо зарби шамшер қушта шаванд, аз ибни Аббос (р.з) марғуъян ривоят шуда, ки:

"من وجدتهم يعمل قوم لوط فاقتلو الفاعل والمفعول به" رواه الإمام أحمد  
.300/1 وهو في صحيح الجامع 6565

"Ҳар касеро ёфтед, ки амали қавми Лутро анҷом медиҳад ҳардуяшонро (фоил ва мағъулро)

бикушед". Ривояти имом Аҳмад ва дар Саҳехи Ҷомеъ 6565.

Ин ҳама вабо ва касалиҳои гуногуне, ки имрӯза ва дар ин замон ба вучуд омада ва дар гузашта аз онҳо номе ҳам набуд, ҳаммонанди марази қушандай "Идз", дар таъини чунин уқубати саҳт барои ин амали зишт далолат бар ҳикмати Худованд мекунад.

## **Ҳамхоба нашудани зан бо шавҳараҷ бе узри шаръӣ**

Аз Абуҳурайра (р.з) ривоят шуда, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبىت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" رواه البخاري انظر الفتح  
314/6

"Ҳаргоҳ, ки шавҳар ҳамсараҷро ба бистари худ фарёд кунад ва ӯ рад кунад ва ба наздаш наояд ва шавҳар бо нороҳати ва асабоният аз ӯ шабро гузаронад, фариштагон он шаб то субҳ он занро нафрин мекунанд". Ривояти Бухорӣ, нигар Фатҳ-ро 6/314.

Бисёри занон вақто, ки миёни онон ва шавҳараҷон ихтилоф ва нофаҳмие руй бидиҳад, бо ҳамхоба нашудан бо шавҳараҷ- ба фикри худ- шавҳараҷро ҷазо ва танбих медиҳад, ва гоҳе ин кор сабаби фасоди бузурге мешавад, монанди ба ҳаром даст задани

шавҳар, ки дар натиҷаи ин амал шавҳар дар фикри издивоҷ бо дигар зан мегардад.

Пас ҳаргоҳ шавҳар аз ҳамсар ҳамхобаги дархост кард, ҳамсар бояд ба фармони Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) гуш карда аз шавҳараш итоат намояд ва ба хостааш ҷавоби мусбат диҳад, Зоро Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب" انظر زوائد البزار

547 وهو في صحيح الجامع 181/2

"Ҳаргоҳ шавҳар ҳамсарро ба ҳамхобагӣ даъват намуд, ҳамсар бояд иҷобат намояд, агар чи дар пушти шутур ҳам савор бошад". Нигар Завоид Ал-Баззор 2/181 ва ин дар Саҳехи Ҷомеъ 547.

Ва шавҳар низ барои идомаи ҳамдили ва рух надодани ихтилофот бояд вазъияти занро банаҳар гирад ва дар сурати маризи, бордори ва ё андуҳгин будани он, бояд ҳолати ўро муроъот кунад.

## Бе узри шаръӣ талаби талоқ намудан

Бисёре аз занон бо пайдо шудани хилоғи андаке бо шавҳараш очилона ва саросемавор аз ў дарҳости талоқ меқунад, Ё ҳар гоҳе ки зан аз мард пул талаб кунад ва он мард ҳоҳишоти онро ичро карда натавонад, дар ҳол талаби талоқ меқунад, Ё инки бо суханон ва таҳрики бархе аз хешовандон ва

ҳамсояҳои фасодкораш ба ин кор низ даст мезанад. Ва баъзе вақтҳо бо ибораҳои бад ва ғазабоваранд бо шавҳараши мубориза мебарад, масалан мегӯяд:

Агар марди манро талоқ бидех! Бадехи аст, ки талоқ мафосид ва заرارҳои бузурге дорад, монанди пароканда шудани оила ва оворагии фарзандонро дар пай дорад, ва пас аз чанд муддате зан пушаймон мешавад, аммо пушаймони дигар суде надорад, бо ин сабабҳо ва масъалаҳои дигаре ҳикмати ҳаром гардонидани ин кор дар шариати исломӣ ҳувайдо мешавад. Аз ҳазрати Савбон (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармудаанд:

"إِنَّمَا امْرَأَةً سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بِأَسْ فَحْرَمَ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". رواه أَحْمَد

.2703 وهو في صحيح الجامع 277/5

"Ҳар зане, ки бидуни ҳеч мушкилие аз шавҳараши талаби талоқ қунад, бўйи биҳишт бар ў ҳаром аст". Ривояти Аҳмад 5/277 ва дар Саҳехи ал-Ҷомиъ 2703.

Аз Уқба ибни Омир (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: "إن المختلطات والمنتزعات هن المنافقات".

.رواه الطبراني في الكبير 339/17 وهو في صحيح الجامع 1934

"Заноне, ки аз шавҳаронашон талаби талоқ мекунанд, онҳо занони мунофиқ ҳастанд". Ривояти

Табаронӣ дар ал-Кабир 17/339 ва дар Саҳех ал-Ҷомеъ 1934.

Аммо агар талаби талоқ бо узри (сабаби) шаръӣ бошад, монанди тарки намоз, шаробхурӣ (мастигарӣ) ва истифода бурдани маводи муҳаддир (героин ва амсоли он) аз ҷониби шавҳар ва ин ки шавҳар онро барои анҷом додани кори ҳароме маҷбур кунад, Ё ин ки шиканчааш кунад ва ё ӯро аз ҳуқуқи шаръӣ ва қонуниаш маҳрум созад ва панду насиҳат фоидае набахшад ва талоши ислоҳшавиаш ягон самарае надиҳад, дар ин сурат беягон мушкили зан метавонад барои он ки худ ва динашро ҳимоят кунад, аз шавҳар талаби талоқ карданаш ҷоиз аст.

## Зиҳор

Яке аз лафзҳои ҷоҳилияте, ки мутаасифона дар ин уммат ривоҷ пайдо кардааст қалимаи “Зиҳор” аст, яъне инки шавҳар ба ҳамсараш бигуяд: “Ту барои ман монанди модарам ҳастӣ” ва ё бигуяд: “ту бар ман монанди ҳоҳарам ҳаром астӣ” ва ҷумлаҳои зиште монанди инҳо, ки шариатӣ исломӣ онро бад ва зишт шуморидааст, зоро ки дар ин сурат дар ҳаққи зан зулм мешавад. Ҳудованҷ дар бораи зиҳор ингуна мефармояд:

﴿أَلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنِ اتَّسَّابَهُمْ مَا هُنَّ أَمْهَنُهُمْ إِلَّا أَلَّئِنَّ  
وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢]

[۲]

«Аз миёни шумо касоне, ки занонашонро зихор (монанд кардани яке аз узвҳои зан бо узви модар, ки навъе аз қасам аст) мекунанд, бидонанд, ки занонашон модаронашон нестанд, модаронашон фақат заноне ҳастанд, ки онҳоро таваллуд кардаанд ва сухане нописанду дурӯғ аст, ки мегӯянд. Ва Худо дар ҳақиқат аз гуноҳ даргизаранда ва баҳшанда аст!»

## Сураи Мұчодала, ояти 2

Шариати исломӣ каффораи зихорро саҳт ва монанди каффораи күштани хато ва монанди каффораи ҳамхобагӣ дар рӯзи моҳи рамазон қарор додааст, ва барои шавҳар ҷоиз нест, ки пеш аз адой кафорат ба ҳамсара什 наздик шавад, Ҳудованди мутаъол мефармояд:

﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَاتَلُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّاً ذَلِكُمْ شُوَّعْظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيْرٌ ﴾۲۰۷۰۰ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِيْنِ مُتَتَابِعِيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّاً فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا ذَلِكَ لِشُوْمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِيْنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾۲۰۷۰۱﴾ [المجادلة: ۳، ۴]

«Онҳое, ки занонашонро зихор мекунанд, он тоҳ аз он чӣ гуфтаанд, пушаймон мешаванд, пеш аз он ки бо яқдигар тамос ёбанд, бояд ғуломе озод кунанд. Ин пандест, ки ба шумо медиҳанд ва Ҳудо ба корҳое, ки мекунед, огоҳ аст! Аммо касоне, ки ғуломе наёбанд, пеш аз он ки бо яқдигар тамос ёбанд, бояд ду моҳ пай дар пай рӯза бидоранд. Ва он ки натавонад, бояд шаст мискинро таъом дихад. Ва ин ба он сабаб аст, ки ба Ҳудову паёмбараш имон

биёваред. Инҳо, ҳудуди Худост. Ва барои кофирон азобест дардовар!».

Сураи Мұчодала, оятҳои 3-4

### Ҳамхобагӣ дар вакти Ҳайз

Ҳудованди мутаъол мефармояд:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٦]

«Туро аз ҳайзи занон мепурсанд. Бигӯ: «Ҳайз нопокист. Пас дар айёми ҳайз аз занон дури бигиред ва ба онҳо наздик машавед то пок гарданд».

Сураи Бақара, ояти 222

Барои шавҳар ҷоиз нест, ки билофосила баъди поки аз ҳайз бо ҳамсарап ҳамхоба шавад, магар ин ки ҳамсар ғусл ва худро шустушу кунад, зоро Ҳудованди таъоло мефармояд:

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُثُرْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٧]

«Ва чун пок шуданд, аз он ҷо, ки Ҳудо фармон додааст, бо онҳо наздикӣ кунед».

Сураи Бақара, ояти 222

Ин ҳадиси Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) низ бар зиштии ин гуноҳ далолат мекунад, ки мефармояд:

"من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد". رواه الترمذى

عن أبي هريرة 243/1 وهو في صحيح الجامع .5918

"Ҳар касе дар даврони ҳайз бо ҳамсараш ҳамхоба шавад ва ё бо ӯ аз пушт ҳамхоба шавад ва ё назди фолбине равад, он чи бар Муҳаммад нозил шудааст ба он куфр варзидааст". Ривояти Тирмизӣ аз Абуҳурайра 1/243 ва дар Саҳехи ал-Ҷомеъ 5918 аст.

Ҳар касе бо сабаби нодони, хато ва беқасд гирифтори ин кор шавад, бар ӯ гуноҳе нест, аммо агар касе қасдан ва дониста онро анҷом дихад, бино ба гуфтаҳои баъзе олимон бояд каффора бидиҳад ва он иборат аст аз як динор ва ё нисфи динор, бархе аз олимон гуфтаанд, ки ӯ ихтиёर дорад, ки қадомеро интихоб қунад, ва бархе дигаре гуфтаанд: агар дар аввали ҳайз қариб шуда бошад каффорааш як динор аст ва агар дар охири ҳайз ва ё баъди ҳайз вале пеш аз ғусли зан бошад каффорааш нисф динор аст. Як динор бино бар ҳисботи байни мардум буда, баробар бо 4.25 грам тилло аст, ки шахси ин гуноҳро содир намуда, бояд ин миқдор тилло ва ё баробари он аз пулҳо ҳозира садақа қунад.

### **Ҳамхоба шудан бо ҳамсар аз пушт.**

Як гуруҳи каме аз мардуми гумроҳ ва заифимон аз ҳамхобаги кардан бо ҳамсар аз пушт ҳеч тараддуд ва дӯри намечӯянд ва аз он парҳез намеварзанд, дар ҳоле ки ин кор аз гуноҳони кабира

ва бузург аст, ва Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) шахси ин амалро мекардагиро лаънат ва нафрин кардааст, Чуноне ки аз Абухурайра (р.з) ривоят шуда, ки ҳазрати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

ملعون من أتى امرأة في ذرها". رواه الإمام أحمد 479/2 وهو في صحيح

الجامع 5865

“Лаънат карда шудааст касе, ки аз пушт бо ҳамсараш ҳамхоба шавад”. Ривояти имом Аҳмад 2/479 ва ин дар Саҳехи ал-Ҷомеъ 5865 аст.

Балки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

من أتى حائضاً أو امرأة في ذرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد". رواه

الترمذى برقم 243/1 وهو في صحيح الجامع 5918

“Ҳар касе дар вақти ҳайз бо ҳамсараш алоқа қунад, ва ё бо вай аз пушт алоқа қунад ва ё назди фолбине биравад, ба он чи бар Мұхаммад (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) нозил шудааст коғир шудаст”. Ривояти Тирмизӣ 1/243 ва ин дар саҳехи ал-Ҷомеъ 5918 аст.

Бисёри аз заноне ки фитрати солим ва сахех доранд аз ин кор дўри ва онро рад мекунанд, аммо шавҳаронашон ононро барои қабул накарданни ин кор ба талоқ додан таҳдид мекунанд. Баъзе касоне ки

ҳамсаронашон аз пурсидани ҳукми ин кор аз уламо шарм медоранд, онҳоро фиреб дода вонамуд мекунанд, ки ин кори ҳалол ва ҷоиз аст, ва боз ин оятро ҳамчун далел бар онҳо зикр мекунанд. Ҳудованд мефармояд:

﴿نِسَاؤْكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَئِنَّ شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

«Занони шумо киштзори шумо ҳастанд. Ҳар гуна, ки хоҳед, ба киштзори худ дароед».

Сураи Бақара, ояти 223

Бояд донист, ки ҳадиси Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод), Қуръонро тафсир мекунад, ва дар ҳадис омадааст, ки Паёмбар баён фармудаанд, ки барои шавҳар ҷоиз аст, ки бо ҳар роҳ ва равише, ки меҳоҳад бо ҳамсараш алоқа кунад аммо ба шарте ки ин алоқа фақат аз роҳи табиъи ва роҳи ба дунё омадани кудак бошад, ва маълум аст, ки қафо ҷои начосат аст, на роҳи ба дунё омадани кудак.

Яке аз сабабҳо ва омилҳои ин чиноят, ворид намудани мероси палиди ҷоҳилие аз робитаҳои нодуруст ва ҳаром бар зиндагии покизаи заношавҳари аст ва ҳамчунин аз саҳнаҳои фильмҳои фоҳишае, ки ҳамаҷо паҳн гаштааст, таъсир гузоштааст, инчунин тавба накардан ва рӯй наовардан ба даргоҳи Илоҳӣ. Ва бадехи аст, ки ин амал ҳаром ва ноҷоиз аст, агар чи ҳар ду тараф (зану

шавҳар) бар ин кор розӣ бошанд, зеро розигии зану шавҳар бар ин кор ҳаромро ҳалол намегардонад.

## Беадолати миёни ҳамсарон

Адолат намудан миёни ҳамсарон аз корхое аст, ки Худованди мутаъол моро ба он тавсия намудааст. Худованд мефармояд:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِعُواْ أَنْ تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْيِلُواْ كُلُّ الْمَيْلٍ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُضْلِحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء : ١٦٩]

[۱۶۹]

«Ҳарчанд бикушед, ҳаргиз натавонед, ки дар миёни занон ба адолат рафтор қунед. Лекин якбора ба сӯи яке майл нақунед то дигареро саргашта раҳо карда бошед. Агар аз дари оштӣ дароед ва парҳезгорӣ қунед, Ҳудо омурзанда ва меҳрубон аст!».

Сураи Нисо, ояти 129

Адолате, ки шавҳар онро бояд анҷом дихад, ин аст ки дар шабгузарондан байни ҳамсаронаш адл қунад, ва ҳарҷу ҳуқуқи моддии ононро монанди нафақа ва либос комилан муҳайё намояд. Адл дар дӯстдоштан ва муҳаббати дил нест, зеро ин кор ба ихтиёр ва қудрату тавоноии шахс нест. Бисёри аз мардоне ки аз як ҳамсар зиёд доранд ба яке аз ҳамсарони худ майл намуда ва бақияро тарк намуда

ба онон аҳамияте намедиҳад, балки шабҳои зиёдеро бо он мегузаронад ва хоҳишоти модди ўро комилан муҳайё мекунад, аммо дигар занҳояшро тарқ карда ба онҳо аҳамият намедиҳад.

Ин кор ҳаром ва ноҷоиз аст ва касе ки нисбат ба бархе аз ҳамсаронаш ингуна беадолатиро раво бидонад дар рӯзи қиёмат бо он сифате, ки дар ҳадиси Абуҳурайра омадааст ба даргоҳи Илоҳи ҳозир мешавад, ӯ мефармояд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармудаанд:

"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة وشقه مائل". رواه أبو

داود 2/601 وهو في صحيح الجامع .6491

"Ҳар касе ду ҳамсар дошта бошад ва ба яке аз онҳо майл намояд (миёни онон адл накунад) рӯзи қиёмат дар ҳоле хоҳад омад, ки нисфи баданаш қаҷ гашта ва моил шудааст". Ривояти Абу Довуд 2/601 ва ин дар Саҳехи ал-Ҷомеъ 6491 аст.

## Ҳилват (танҳо мондан) бо номаҳрам

Шайтон қушиш мекунад, ки инсонро дар фитна ва ҳаром гирифтор кунад ва ба ин сабаб Ҳудованди мутаъол моро аз он барҳазар кардааст, чигунае, ки мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا حُطُوتَ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ حُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]

«Эй касоне, ки имон овардаед, пой ба чои пои шайтон магузоред. Ва ҳар кӣ пой ба чои пои шайтон гузорад, бидонад, ки ў ба фахшову мункар (корҳои бад) фармон медиҳад».

### Сураи Нур, ояти 21

Шайтон монанди хун дар бадани одамизод гардиш меқунад, ва яке аз роҳҳое, ки шайтон инсонро ба роҳи бад ва фахшо мебараф ин хилват ва танҳо мондан бо зани бегона ва номаҳрам аст, ба ҳамин сабаб шариат ин роҳро баста ва масдуд кардааст. Чуноне, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

لَا يخْلُونَ رَجُلٌ بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ ثالثَهُمَا الشَّيْطَانُ". رواه الترمذى 3/474 انظر

مشكاة المصابيح 3118

“Ҳаргоҳе мард ва зане (бегона) танҳо бошанд саввуми онҳо шайтон аст”. Ривояти Тирмизӣ 3/474 нигар Мишкотул Масобих 3118

Аз Абдуллоҳ ибни Умар (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

وعن ابن عمر رضي الله عنهمَا عن النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدِ يَوْمٍ هَذَا عَلَى مَغِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعْهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانٌ". رواه مسلم 4/1711.

"Аз имрӯз ба баъд ҳеч марде ҳақ надорад, ки назди зане, ки шавҳараш ба сафар рафта бошад биравад, магар ин ки ҳамроҳаш як ё ду нафари дигар бошад". Ривояти Муслим 4/1711.

Пас барои ҳеч марде ҷоиз нест, ки дар хона ё утоқ ва ё мошине бо зани номаҳрам ва бегона ҳамчун зани бародар, хизматгор ва ё зани касали бо духтур танҳо бимонад. Бисёри аз мардум бо сабаби бовари ба худашон ва ё бо шахсони дигар дар чунин ҳолатҳо саҳлангори мекунанд, ки сабаби ба фаҳшо гирифтор шудан ва ё баъзе муқаддимаҳои фаҳшоро фароҳам мекунад, ки сабаби аралаш шудани наслҳо ва фарзандони номашруъ мегардад.

## Ба даст салом кардан бо зани бегона

Ин яке аз мавридҳое аст, ки урфу одоби иҷтимоъи бар шариати Исломӣ түғён ва ҳукмрон шудааст, ва одату тақлидҳои ботили мардум бар ҳукми Худованд ғолиб гаштааст, ба ин гуна, ки агар бо далел ҳукми шаръиро дар ин маврид баён куни, туро ба ақибмондаги, саҳтирий ва қатъи робитаҳои хонаводагӣ ва шакку шубҳа овардан дар ниятҳои пок....., муттаҳам месозанд. Имрӯз дар мұchtамаъҳои

мо бо даст салом кардан бо духтари амаку амма ва духтари хола ва тағои ва ҳамсари бародар ва ҳамсари амак ва ҳамсари тағои аз нушидани об осонтар шудааст. Ва агар мардум ба ин кори хатарнок бо назари ҳақиқи ва аз нигоҳи шариат нигоҳ қунанд, дигар чунин нахоҳанд кард. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

الآن يطعن في رأس أحدكم بمحيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له." رواه الطبراني 212 وهو في صحيح الجامع 4921

“Агар сузани оҳаниро бар фарқи сари яке аз шумо зананд ва дароваранд барояш беҳтар аст аз он ки ба зани номаҳрам даст занад”. Ривояти Табаронӣ 20/212 ва Саҳехи ал-Ҷомеъ 4921 аст.

Бешак салом кардан бо даст зинои даст ҳисоб мешавад, онгуна, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني." رواه الإمام أحمد 1/412 وهو في صحيح الجامع 4126

“Чашмҳо, дастҳо, поҳҳо ва шармгоҳҳои (инсон бо ҳамаи аъзояш) зино мекунанд”. Ривояти имом Аҳмад 1/421 ва ин дар Саҳехи ал-Ҷомеъ 4126 аст.

Бояд пурсид оё касе ҳаст, ки дилаш аз дилии Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) поктар

бошад? Аммо бо вучуди ин Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

"إِنِّي لَا أَصْفَحُ النِّسَاءَ" رواهُ أَحْمَدُ 357/6 وَهُوَ فِي صَحِيفَةِ الْجَامِعِ  
2509، وَقَالَ أَيْضًا "إِنِّي لَا أَمْسِ أَيْدِيَ النِّسَاءَ" رواهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ 342 وَهُوَ  
فِي صَحِيفَةِ الْجَامِعِ 7054 وَانْظُرْ إِلَى الصَّابَةِ 4/354

"Ман бо зан мусофаҳа (бо даст салом) намекунам". Ривояти имом Аҳмад 6/357 ва ин дар Саҳех ал-Ҷомиъ 2509 аст. Ва низ фармудан: "Ман дастҳои занонро ламс намекунам" (дастамро ба дasti онҳо расонида салом намекунам). Ривояти Табаронӣ дар ал-Кабир 24/342 ва ин ар Саҳех ал-Ҷомеъ 7054 ва нигар Исоба 4/354.

Аз ҳазрати Оиша (р.з) нақл шудааст, ки фармуданд: "На, ба Худо савғанд ҳаргиз дasti Расли Худо (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) дasti занеро мисос накард, (яъне дасташ ба дasti зане нарасид) ва фақат бо гуфтор аз онон байъат мегирифт". Ривояти Муслим 3/1489

Пас он мардоне, ки ҳамсарони покнияти худро таҳдид мекунанд, ки агар бо бародарони онон даст надиҳад ва салом накунад, ононро талоқ ҳоҳанд кард, аз Худо битарсанд ва низ бояд донист, ки салом кардан бо дасткаш ва ё аз рӯи порчай дигар ҳукми масъаларо тағиyr намедиҳад, даст додан ва салом кардан бо номаҳрам дар ҳар ҳолат ҳаром аст.

## Атру хӯшбӯйи задани зан вақти берун баромаданаш аз хона ва аз назди мардони бегона гузаштан

Бо вучуди ҳушёри саҳт додани Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) дар ин бора боз ҳам мутассифона дар ин замон чунин занон бисёранд ва ривоҷ пайдо кардаанд. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд:

"أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية". رواه الإمام

.418/4 انظر صحيح الجامع

"Ҳар зане, ки атр бизанад ва сипас аз назди гурухे (мардон) бигзарад ва бӯйи атри ўба машоми онҳо бирасад, он зан зинокор аст". Ривояти имом Аҳмад 4/418, нигар Саҳех ал-Ҷомеъ 105.

Бархе аз занон ва духтарон бо сабаби нодидагирифтан ва ё ғофилиашон, дар ҳангоми ру ба ру шудан бо ронандагон, дукондорон ва нигаҳбони идораҳо ба ин кор аҳамият намедиҳанд, дар ҳоле ки шариати исломӣ барои зане, ки атр мезанад ва меҳоҳад аз хона берун равад, ҳукми саҳте қарор додааст ва он ҳам ин, ки зане ки атр задаст пеш аз хона баромаданаш бояд ғусл қунад, монанди ғусли ҷанобат (ғусли комил) ва агар чи ба масҷид ҳам

равона бошад. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд:

"أَيْمَا امْرَأةً تطَبِّتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيَوْجَدْ رِيحَهَا لَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا صَلَةٌ  
حتى تغسل اغتسالها من الجنابة". رواه الإمام أحمد 444/2 وانظر صحيح الجامع  
.2703

"Ҳар зане, ки атр занад ва сипас ба масцид биравад, ҳеч намози ўқабул нахоҳад шуд то ин, ки ҳаммонанди ғусли ҷанобат ғул намояд". Ривояти имом Аҳмад 2/444 ва нигар Саҳех ал-Ҷомеъ 2203.

Аз бўи атру хўшбўихое гуногуне, ки занон пеш аз рафтан ба тўйҳо ва арусиҳо мезананд, бояд ба Ҳудо паноҳ бурд, бўи хуши атри онон дар ҳамаҷо паҳн мешавад: дар бозор, нақлиёти омма, чойхое, ки зану мард боҳам мебошанд ва ҳатто дар масцид, дар шабҳои рамазон бўи атри онҳо ба машом мерасад. Дар шариати исломи баён шудааст, ки хушбўй ва зебоии зан бояд багунае бошад, ки на ранг дошта бошад ва на бў. Аз Ҳудованди мутаъюл талаб меқунем бар мо ғазаб накунад ва мардуми солеҳ ва некукорро бо сабаби корҳои нодонон ва ғофилон зери ғазаби худ нагирад ва ҳамаи моро ба роҳи рост ҳидоят кунад.

## Сафар кардани зан бе маҳрам

Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تَؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسْافِرُ مَسِيرَةً يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي حِرَمٍ.

رواه مسلم 2/977

“Чоиз нест барои зане, ки ба Ҳудо ва рӯзи охират имон овардааст масофаи як шабона рӯзро сафар кунад, магар бо маҳрам”. Ривояти Муслим 2/977.

Сафар кардани зан бемаҳрам сабаб мешавад, ки мардони фосиқ ва фочир бар ў таъарруз ва зарар бирасонанд, дар ҳолате, ки зан худ заиф аст. Ва бар гуноҳ ва маъсият гирифтор шавад, ки камтарини он инаст, ки номусу шарафи ў зери суол биравад.

Ва ҳамчунин сафар кардани зан бемаҳрам бо ҳавопаймо ва агар чи маҳрамаш ўро дар фурудгоҳ гусел кунад ва яке аз маҳрамони дигараш ўро пешвоз гирад, агар фарзкардем, vale дар дохили ҳавопаймо дар бара什 кӣ ҳоҳад нишастан? Ва агар дар вақти парвоз мушкилие пайдо шавад ва ҳавопаймо ба ночори дар фурудгоҳи дигар ба замин нишинад ва ё парвоз аз вақти муайян шуда дер кунад, онгоҳ ҳоли зан чи ҳоҳад шуд? Чунин мавридҳо бисёр рух додааст. Ва маҳрам бояд дорои чаҳор хусусият бошад, ин ки мусалмон бошад, болиг, оқил ва мард

бошад. Чуноне, ки Паёмбари Худо (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармудаанд:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو حرم منها". رواه مسلم 977/2

Абусаъиди ал-Худрī (р.з) гуфт: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармудаанд: “Чоиз нест барои зане, ки ба Худо ва рӯзи қиёмат имон овардааст, сафар кунад, сафаре, ки аз се рӯз зиёд бошад магар ин ки бо ҳамроҳаш падари ўё писараш ё шавҳараш ё бародараш ва ё маҳраме бояд ӯро ҳамроҳи кунад”. Ривояти Муслим 2/977.

## Қасдан нигоҳ кардан ба зани бегона

Худованди мутаъол мефармояд:

﴿قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَعْضُوْا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور : ٣٠]

«Ба мардони мӯъмин бигӯ, ки чашмони худ (аз нигоҳ кардан ба номаҳрам) бипушанд ва шармгохи худ нигаҳ доранд. Ин барояшон покизатар аст. Зоро Худо ба корхое, ки меқунанд, огоҳ аст!».

Сураи Нур, ояти 30

Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

...فَرَنَا الْعَيْنُ النَّظَرِ... (أَيْ إِلَى مَا حَرَمَ اللَّهُ) رواه البخاري انظر فتح الباري

.26/11

“Зинои чашм нигоҳ кардан (ба чизҳое аст, ки Ҳудованд нигоҳ кардан ба онро ҳаром гардонидааст) аст”. Ривояти Бухорӣ нигар Фатҳ ал-Борӣ 11/26.

Аз ин ҳукм баъзе ҳолатҳое, ки дар он зарурати шаръист истисно аст, монанди нигоҳ кардани марди хостгор ба духтари маҳтубааш.

Нигоҳ кардани зан ба марди бегона низ ҳаром аст, Ҳудованди мутаъюл мефармояд:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور : ٣١]

[۳۱]

«Ва ба занони мӯъмин бигӯ, ки чашмони худ бипушанд ва шармгоҳи худ нигоҳ доранд».

**Сураи Нур, ояти 31**

Ва ҳамчунин нигоҳи бад ба писарони бериш ва зебо низ ҳаром аст, ва ҳамчунин барои мард ҷоиз нест, ки ба аврати марди дигар нигоҳ қунад, ва барои зан низ ҷоиз нест, ки ба аврати зани дигар нигоҳ қунад. Ва ҳар аврате, ки ба он нигоҳ кардан ҷоиз набошад ламс ва қапидани он ва агар чи ба парда ва ё порчае ҳам

бошад низ ҷоиз нест. Баъзе аз мардум акс ва фильмҳои фоҳишаро ба баҳонаи ин, ки инҳо ҳақиқи нестанд тамошо мекунанд, ки албатта онҳо гирифтори фиреби шайтон шудаанд, зоро, ки барангехтани шаҳват ва ҳаяҷони хоҳишоти чинси дар ингуна чизҳо як кори возех ва ошкор аст.

## Даҳюсӣ

Аз Абдуллоҳ ибни Умар (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

“ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في

أهل الخبر”. رواه الإمام أحمد 69/2 وهو في صحيح الجامع 3047.

“Худованд биҳиштро бар се нафар ҳаром гардонидааст, Шаробхӯр, ноғармонӣ волидайн (Оқи падару модар) ва дайюсе (бегайрат), ки фасод ва палидиҳоро ба хонаи худаш роҳ медиҳад”. Ривояти имом Аҳмад 2/69, Саҳех ал-Ҷомеъ 3047.

Яке аз нишона ва аломатҳои бегайративу даҳюсӣ ва беномусӣ дар асри мо ин аст, ки мард аз ҳамсар ва духтараш, ки бо мардони бегона тамос мегирад ва сұхбату ишқбозӣ мекунад, ҷашмашро бипушад ва ё ин ки рози бошад, ки яке аз занони хонавода бо марди бегона хилват кунад ва танҳо бимонад, ва ҳамчунин иҷозат додан ба зан, ки танҳои

бо ронандай бегона чое биравад, ва ё ин ки рози бошад, ки беҳичоб аз хона берун биравад ва ҳар шахс ононро бибинад ва ё ин ки фильмҳо ва моҳномаҳое, ки фасод ва фаҳшоро нашр мекунад ба хона роҳ дихад.

## **Нисбат надодани кудак ба падари аслиаш ва инкор кардани фарзанд**

Аз нигоҳи шариати исломӣ ҷоиз нест, ки мусалмоне худро ба шахсе ғайри падари худ ва ё қавми дигар нисбат дихад. Бархе аз мардум барои мақсадҳои модди дар шиносномаҳо ва варақҳои расми барои худ насаби дуруғин навишта мекунанд ва бархе дигар ба хотири кина ва норозиги аз падар, ки дар кудаки ўро нигоҳ накардааст ба чунин коре даст мезананд, ҳамаи ин ҳолатҳо ҳаром аст.

Ва чунин кор фасодҳои бузург ва гуногуне дорад, монанди масъалаи маҳрамият, никоҳ, мироҳ ва ғайри инҳоро дар пай дорад. Дар Саҳех Бухорӣ аз Саъд ва АбиБакра (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". رواه البخاري انظر فتح

الباري 45/8

“Ҳар касе, ки дониста худро ба шахсе ғайри падараш нисбат дижад, биҳишт бар ў ҳаром аст”. Ривояти Бухорӣ нигар Фатҳ ал-Борӣ 8/45.

Дар шариати исломӣ ҳар коре, ки наслро бози бигирад ва ё сабаб дар тағирии он бигардад, он кор ҳаром ва ноҷоиз аст, Баъзе мардоне ҳастанд, ки ҳаргоҳе миёни онон ва ҳамсаронашон ҷанҷол ва ё ихтилофе пайдо шавад ҳамсарони худро ба беиффати муттаҳам мекунанд, ва бидуни ягон далел ва бурҳоне нисбати фарзанди худашро, ки дар ҳамон бистар ба дунё омадааст, аз худ дур ва рад мекунад. Ва гоҳе баъзе аз занон низ хиёнат мекунанд ва аз роҳи ғайри исломи бордор мегарданд ва дар насаби шавҳарони худ фардеро дохил мекунанд, ки аз ў нест, Дар ин бораи ваъдаи азоби саҳте омадааст, аз Абу Ҳурайра (р.з) ривот шуда, ки ҳангоме, ки ояти мулоъана (лаънат кардани яқдигар) нозил гашт, аз Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) шунидааст, ки фармуданд:

”أَيُّمَا امْرَأَةٌ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلِيَسْتَ منَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ حَتَّىٰهُ وَأَيُّمَا رَجُلٌ جَحْدَ وَلَدِهِ وَهُوَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ”. رواه أبو داود 695 / انظر مشکاة المصايب 3316

“Ҳар зане, ки (бо роҳи ҳаром) фардеро (кудакеро) дар як қавме дохил кунад, ки аз онон набошад, он зан назди Ҳудованд ҳеч арзише надорад

ва ҳаргиз ўро ба биҳишт ворид наҳоҳад кард. Ва ҳар марде, ки насаби писарашро аз худ инкор қунад ва дар ҳолате, ў бар писараш менигарад, Ҳудованд худро аз ў ба ҳичобе дур меқунад ва ўро дар байни инсонҳои аввалин ва охирин расво меқунад". Ривояти Абу Довуд 2/695, нигар Мишкот ал-Масобех 3316.

## Рибо (судхури) хурдан

Ҳудованди мутаъол дар Қуръони карим ғайр аз рибоҳурон бо ҳеч тунаҳгоре эълони ҷанг накардааст, Ҳудованд мкфармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَتَقُولُ اللَّهُ وَذْرُوا مَا بَقَى مِنَ الْرِّبَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾  
﴿إِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا فَأُذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩، ٢٧٨]

«Эй қасоне, ки имон овардаед, аз Ҳудо битарсед ва агар имон овардаед, аз рибо ҳар чӣ боқӣ мондааст, тарк қунед. Ва ҳар гоҳ чунин накунед, пас ҷанг бо Ҳудову расули ўро эълом қунед».

Сураи Бақара, оятҳои 278-279

Ин оят барои зиштии ин ҷиноят назди Парвардигор коғист.

Агар ба мардум ва давлатҳо нигоҳ қунем, хоҳем дид, ки рибоҳури ва муомилаҳои рибодор то чи

андоза он мардум ва давлатҳоро ба фалокат ва нобудшави қашонидааст, монанди баршикастагӣ, қасод, рукуд ва буҳрони иқтисодӣ, нотавони аз пардохти қарз, боло рафтани нисбати бекорӣ ва баршикаст шудани бисёре аз ширкатҳо ва фирмажои ва ғайри инҳо. Тамоми заҳмат ва даромади рӯзона ҳамааш барои пардохти қарз ва рибои бепоён ба кисай рибодех сарф мешавад.

Ва ин кор сабаби тақсимбандии мұchtамаъ мегардад ва аксари молҳо ва сарватҳои бузург танҳо ба дasti як гуруҳи маҳдуд ва ангушт шумор мемонад. Ва шояд ин худ яке аз суратҳои ҷанг бошад, ки Ҳудованд рибохуронро ба он таҳдид ва ваъдаи ҷазои бад додааст.

Бояд донист, ки тамоми шахсоне, ки барпошудани муомилаи рибо (суд) ҳамкори мекунанд, чи ду тарафи асли ё воситаҳо ва қасоне, ки ба ин кор кумак мекунанд, ҳамаги малъун шудаги ҳастанд, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) онҳоро лаънат хондааст, Ҷобир (р.з) мегӯяд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا وموكله وكاتبته وشاهديه".

وقال: "هم سواء". رواه مسلم 1219/3

“Худованд рибохӯр, рибодиҳанда, нависанда ва шоҳидони риборо лаънат кардааст”. Ва фармуданд: “Ҷурм ва гуноҳи ҳамаи онҳо яқсон ва якхел аст”. Ривояти Муслим 3/1219.

Бинобарин ҳамкори дар навиштан ва ёддошт намудани рибо, қабул кардан ва ё супоридани рибо, ҳамчун амонат қабул кардан ва онро нигоҳ ва ҳифз кардан низ ҷоиз нест ва ба сурати қулли бояд гуфт: Ҳаргуна ширкат кардан ва ҳамкори кардан дар кори рибо ба ҳар намуде набошад ҳаром ва ноҷоиз мебошад.

Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) зишти ва бадии ин гуноҳи бузургро дар ҳадисе, ки ҳазрати Абдуллоҳ ибни Масъуд (р.з) ривоят намуда, ингуна баён намудаанд:

الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسراها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا  
عرض الرجل المسلم". رواه الحاكم في المستدرك /37 وهو في صحيح الجامع .3533

“Рибо 73 дар дорад, сабуктарин ва содатарини он монанди ин аст, ки шахсе бо модараш зино қунад, ва бадтарин навъи рибо беобуру ва шарманда кардани мусалмон аст”. Ривояти Ҳоким дар ал-Мустадрак 2/37, ва Саҳехи ал-Ҷомеъ 3533. Ва дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Ҳанзала (р.з) ривоят намуда ингуна фармудаанд:

"درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية". رواه الإمام  
أحمد 225 انظر صحيح الجامع .3375

"Як дирҳам рибое, ки шахсе дониста онро бихӯрад аз 36 зино саҳтар ва сангингтар аст". Ривояти имом Аҳмад 5/225, Саҳех ал-Ҷомеъ 3375

Рибо барои ҳамаи мардум ва дар ҳама ҳолатҳо ҳаром аст, Ва онгуна нест, ки бархе гумон мекунанд рибо фақат дар сурате ҳаром аст, ки яке аз ин нафарон (рибоҳурон) сарватманд ва дигаре фақир ва камбағал бошад. Ва чиқадар сарватмандон ва тоҷирони машҳур ва маъруфе буданд, ки ба сабаби рибо баршикаст ва фақир гаштанд ва воқеият ин масъаларо комилан таъйид мекунад, ва камтарин зараре, ки дар он вучуд дорад ин аст, ки баракати мол аз байн меравад агар чи аз лиҳози адад ва миқдор зиёд бошад. Ҳазрати Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд:

"الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل". رواه الحاكم 37 و هو في صحيح الجامع 3542

"Моли рибо ҳар чи қадар ки зиёд шавад, албатта оқибати ўба ками анҷом мегардад". Ривояти Ҳоким 2/37, Саҳех ал-Ҷомеъ 3542.

Ҳаром будани Рибо нафақат баҳотири фоидай зиёдаш аст, балки ҳар фоидае набошад чи зиёд

бошад ё кам он аз ҷумлаи рибост ва ҳаром шуморида мешавад ва соҳиби он дар рӯзи қиёмат ҳаммонанди касе, ки аз қабр бар мехезад ва шайтон ӯро масс карда бошад.

Бо вучуди ин ки рибо ҷурм ва гуноҳи сахте аст, аммо боз ҳам Худованд дарвозаи тавбаро барои рибохурон боз гузашта ва чигунагии он тавбаро баён намудааст, Чуноне, ки Худованд мефармояд:

﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩]

[۲۷۹]

«Ва агар тавба қунед, асли сармоя аз они шумост. Дар ин ҳол на ситам кардаед ва на тан ба ситам додаед!».

Сураи Бақара, ояти 279

Ва ин асли адолат аст.

Муъминон бояд аз сидқи дил аз ин гуноҳи кабира нафрат ва бадии онро дар зеҳн дошта бошанд, ҳатто шахсоне, ки ба сабаби зарури ва тарс аз дузди ва нобудшавии сармояашон молҳои худашонро дар бонкҳои рибои мегузоранд, бояд ба қасди зарури ва ночори ба ин кор даст бизананд ва ин эҳсосро дошта бошанд, ки онон монанди касоне ҳастанд, ки ба ночори мурдаи ҳайвонеро меҳуранд, ва ҳатто аз ин бадтаранд ва бояд талаби мағфират

кунанд ва барои ёфтани ҳалли дигар ва беҳтаре кушиш ва талош намоянд.

Ва ҳарниز набояд аз банк қарз талаб қунанд, балки агар фоиде (фоидае, ки аз рибо бошад) ба суратҳисобашон ворид гашт бояд ба ҳарроҳи мумкин ва ба қасди раҳои аз бадии он ба қасди садақа онро сарф намуда ва худро аз он начот диҳанд. Зоро Ҳудованд пок аст ва танҳо покизагиро мепазирад, ва ҳеч ваҷҳҳо истифода аз он дар мавридиҳои зерин: Ҳуроқ, пушоқ, ҷои зист, масруфоти ҳамсар, фарзандон, падару модар, пардохти закот, пардохти зарифа (патент) ва ғайри инҳо дуруст ва ҷоиз нест, балки фақат баҳотири тарс аз азоби Парвардигор бояд он молро сарф қунад ва худро начот диҳад.

**Пинҳон намудани айбҳои мол (молҳое, ки барои ҳариду фуруш аст) дар вақти ҳариду фуруш**

Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) аз назди гандумфуруше гузаштанд, вақто ки дасташро дар он (гандумҳо) фуру бурданд, эҳсос намуданд, ки гандумҳои поён тар ҳастанд ва сипас ба фурушанд гуфтанд: **“Ин чист? Гуфт: Эй Расули Ҳудо ба сабаби борон тар шудаанд, (Расули Ҳудо) фармуданд: Пас чаро гандумҳои тарро дар боло нагузоштӣ то**

мардум онро бубинанд? Ва фармуданд: “Ҳар касе фиребкори кунад аз мо нест”. Ривояти Муслим 1/99

Бисёре аз дукоңдорон ва фурушандағоне, ки аз Ҳудованд наметарсанд бо рохҳои гуногуне қушиш мекунанд, ки айбҳои борҳои худро аз харидорон пинҳон намоянд, монанди инки чои айбро бо часп мепушонанд ва ё чизҳои айбдор ва вайроншударо дар зери қутти пинҳон мекунанд, ва ё инки барои ҷилва додани он аз моддаҳои кимиёи истифода мекунанд, ва ё ин ки садои айбе, ки дар мошин аст муваққатан ислоҳ мекунад ва пас аз ин ки харидор молро ба хонааш бурд, пас аз ҷанд рӯзе он вайрон мешавад, Ва баъзеҳо таърихи салоҳияти молро тағир медиҳанд.

Ва ё ин ки харидорро аз санчиши комил ва таҷрибаи мол манъ мекунад, ва бисёри фурушгоҳҳое, ки мошин ва чизҳои электронӣ мефурушанд, айби онро пинҳон медоранд, ин кор ҳаром ва ноҷоиз аст. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

الْمُسْلِمُ أَخْوَ الْمُسْلِمٍ وَلَا يَحْلُّ لِلْمُسْلِمِ بَاعٌ مِنْ أَخِيهِ بِيَعَا فِيهِ عِيبٌ إِلَّا بِينَهُ رواه ابن ماجة 2/754 وهو في صحيح الجامع .6705

“Мусалмон бародари мусалмон аст, ва барои ҳеч мусалмоне, ки чизеро ба бародараш мефурушад ҷоиз нест, ки айби он чизро пинҳон намояд, балки

бояд онро баён намояд”. Ривояти ибни Мочаҳ 2/754, Саҳех ал-Җомеъ 6705.

Бисёре аз фурушандагон дар музоядаи ошкор ингуна метуянд: “Ман ҳарами оҳанро мефурушам” ва ё “ин оҳанпораҳои ба ҳам пайваст шударо мефурушам” ва гумон мекунанд, ки бо гуфтани ин ҷумла ба ҳаридор дигар масъулияте бар ӯ намебошад, дар чунин муомила ва ҳариду фуруш ҳеч баракате наҳоҳад буд, онгуна, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

البيان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقًا وبينًا بورك لهم في بيعهما وإن  
كذباً وكتماً محققت بركة بيعهما”. رواه البخاري أنظر الفتح 4/328

“То ҳангоми, ки фурушанд ва ҳаридор аз ҳам ҷудо нашудаанд, ихтиёри комил ва пурра доранд (дар идома додани ин муомила ва ё қатъ кардани он), агар ба ҳамдигар рост бигуянд ва айбҳои молро баён намоянд дар муомилаи онон баракат дода мешавад ва агар дуруг бигуянд, ва пинҳонкори кунанд баракати муомилаи онҳо аз байн меравад”. Ривояти Бухорӣ нигар ал-Фатҳ 4/328.

## Байъи (ҳариду фуруши) Начаш

Байъи начаш ин аст, ки шахсе қасди ҳариди молеро надорад ва фақат ба хотири фиреб додани ҳаридор ва шахси сеюми, ки меҳоҳад ин молро

бихарад, ба фурушанда вонамуд мекунад, ки омодааст ин молро бо қимати бештар аз ин бихарад ва дар натиҷа харидори воқеъи маҷбур мешавад, ки барои харидани он мол қимати он молро зиёд кунад, Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

"لَا تناجشوا" رواه البخاري انظر فتح الباري 484/10، وهذا نوع من  
الخداع ولا شك وقد قال عليه الصلاة والسلام "المكر والخداع في النار". انظر  
سلسلة الأحاديث الصحيحة 1057.

"Наҷаш (Сабабгори зиёд кардани қимати моле нашавед, ки хоҳиши харидани онро надоред) накунед". Ривояти Бухорӣ нигар Фатҳул Борӣ 10/484. Бешак ингуна муомила як навъе аз фиребкорист ва Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: "Макру фиреб дар ҷаҳаннам аст". Нигар Силсилаи Аҳодиси Саҳеха 1057.

Бисёри аз даллолон ва миёнаравоне, ки дар бозорҳои мошин, музояда ва намоишгоҳҳои мошинҳо кор мекунанд, касби онҳо палид ва нопок аст, зоро дар ин кор ба ҳаромҳои зиёд ва бешуморе даст мезананд, монанди ин ки бархе аз онон пешаки ҳамоҳанг карда ва фақат ба хотири зиёд кардани нархи мошин харидори воқеиро фиреб медиҳанд, нақши дигар харидорро бози карда ва барои хариди

мошин ба қимати гарон харидани он омодагии худро нишон медиҳад.

Ва бо ин роҳ харидоре, ки нав вориди бозор шудааст фиреб медиҳанд, ва ё ин ки барои фиребдодани фурушанде, ки барои фурухтани мошини худ ба онон муроҷиат карда ҳамаги бо ҳамоҳангӣ пешаки мошини он шахсро хеле камтар аз нархи воқеиаш қиматгузори мекунанд, аммо агар бихоҳанд мошини худро ва ё моли яке аз худашонро бифурушанд комилан фарқ ва баракс амал мекунанд, худро ба номи харидор чо мекунад ва дар музоядаҳо қиматро боло мебаранд ва бандагони Худоро фиреб медиҳанд, ва ба онҳо зарар мерасонанд.

## Хариду фуруш баъди азони Чумъа

Худованди мутаъол мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُؤْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩]

«Эй касоне, ки имон овардаед, чун азони намози рӯзи чумъа дода шавад, ба ибодат ва ёди Худованд бишитобед ва хариду фурушро тарк кунед. Агар доно бошед, ин кор (чизе, ки ба ичрои он дастур дода мешавед? тарки хариду фуруш

баъди аzon) бароятон беҳтар аст». Сураи Чумъа, ояти 9

Баъзе аз фурушандагон пас аз азони дуюми намози чумъа дар мағозаҳои худ ва ё назди масҷид ба ҳариду фуруши худ идома медиҳанд ва бояд донист шахсоне, ки дар он ҳангом аз онҳо ва агарчи мисвоке ҳам ҳарид меқунанд, дар гуноҳ шариканд ва бино ба қавли роҷиҳ он муомила ботил аст, ва бисёри аз соҳибони ошхонаҳо, нонпазхонаҳо ва заводҳо ҳатто дар ҳангоми намози чумъа коргарони хешро ба коркуни маҷбур меқунанд, ингуна шахсҳо агар чи зиён кардаанд ва коргар низ дар чунин мавридҳо бояд бар асоси ҳадиси Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) амал кунад, чуноне, ки фармудаанд:

لَا طاعَةٌ لِّبَشْرٍ فِي مُعْصِيَةِ اللَّهِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 1/129 وَقَالَ أَحْمَدُ شَاكِرُ

إسناده صحيح رقم 1065

“Дар маъсият ва нофармонии Ҳудованд набояд аз шахсе итоат кард”. Ривояти имом Аҳмад 1/129, ва Аҳмад Шокир гуфтааст санади ин ҳадис саҳех аст, 1065.

## Қиморбозӣ

Ҳудованди мутаъол мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُ وَالْأَزَلُّمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [٩٠] (المائدة: ٩٠)

«Эй касоне, ки имон овардаед, шароб ва қимор ва бутҳо ва гаравбандӣ бо тирҳо палидӣ, аз кори шайтон аст, аз он парҳез кунед то наҷот ёбед!».

### Сураи Моида, ояти 90

Мардуми даврони ҷоҳилият қиморбозӣ мекарданد, ва яке аз машҳуртари ни он ин буд, ки даҳ нафар ба таври баробар дар харидани шутуре шарик мешуданд, ва гушти онро ба ҳафт гуруҳи якхела тақсим мекарданд, ва сипас қуръакаши мекарданд ба ҳафт нафари аз онон барои ҳар як нафар саҳм мерасид ва се нафари дигар аз гирифтани гушт маҳрум мегаштанд.

Аммо дар ин замона қиморбозӣ бо роҳҳои гуногун ва дигаргунае дорад:

Монанди ончи имрӯза ба номи варақҳои ширкат кардан машҳур аст, ки сурат ва роҳҳои гуногуне дорад, ва маъруфтари ни он ин аст, ки шахсе рақамеро меҳарад ва бо он дар қуръакаши ширкат мекунад, ва дар қуръакаши ба шахси яқум, дуввум ва сеюм, ки дар қуръакаши мебарояд ҷоизаҳо ва ё пулҳои гуногун медиҳанд, ин кор

ҳаром аст, агар чи бархе ба гумони худ онро кумакҳои хайрия меноманд.

- Ва ё инки харидоре як моле ё чизеро меҳарад, ки дар дохили он чизи маҷхул ва номаълум гузаштаанд, ва ё ин ки ҳангоми харид кардани мол ба харидор рақамеро медиҳанд, ки дар қуръакаши ширкат меқунад, ва ба шахсоне, ки дар қуръакаши баранда мешаванд ҷоиза дода мешавад.
- Ва яке аз суратҳои қимор дар ин замона бимава суғуртаи тичори мебошад, монанди суғуртаи умр, суғуртаи мошин, молҳо, суғуртаи сухтор, ва суғуртаи комил ва зидди дигар ва монанди инҳо, ҳатто бархе аз хонандагон овозӣ худро низ суғурта меқунад.

Маънои майсир тамоми навъҳои қиморро дар бар мегирад, дар ин замон залҳои хоссе барои билярди қимор сохта шудааст, ки дар он мизҳои сабзи маҳсус барои билярди таҳия ва сохта шудааст, ва ҳамчунин молҳое, ки дар мусобиқаҳои футбол ва монанди инҳо ба замонат гузашта мешавад низ аз ҷумлаи майсир ҳисоб мешаванд. Ва дар бисёре аз боғҳо ва ҷойҳои фароғати бозиҳои гуногуна ривоҷ дорад, ки дорои майсир ҳастанд монанди “Филибрез”.

Ва низ аз чумлаи қимор мусобиқаҳое мебошанд, ки ҷоиза ва тухфаҳо аз ду тараф гузашта шуда бошад, ҷигунае ки гурӯҳе аз олимон дар ин бора баён кардаанд.

## Дузди

Худованди мутаъол мефармояд:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]

«Ва дастони марди дузд ва зани дуздро ба ҷазои коре, ки кардаанд, бибуред. Ин уқубатест аз ҷониби Ҳудо, ки Ӯ пирӯzmanду ҳаким аст!».

Сураи Моида, ояти 38

Дузди аз ҳочиён ва умракунандагони хонаи Худованд бадтарин навъи дуздӣ аст, дуздоне, ки дар он макони пок ва муқаддас ба ин кор даст мезананд ба ҳудуд ва муқаддасоти Илоҳи ҳеч аҳамияте қоил нестанд. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар достони намози Кусуф (гирифтани офтоб) фармуданд:

لقد جئ بال النار وذلكم حين رأيتوني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى رأيت فيها صاحب المحن يجر قصبه [أمعاهه] في النار، كان يسرق

الْحَاجُ بِمَحْجُنَهُ [عَصَا مَعْقُوفَةَ الْطَّرْفِ] فَإِنْ فَطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعْلُقُ بِمَحْجُنَهِ، وَإِنْ  
غَفَلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ ..". رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَقْمُ ۹۰۴.

"Ҳангоме, ки ман андаке ба ақиб баргаштам, оташи ҷаҳаннамро ба пеши рӯям оварданд ва аз тарси инки мабодо шуълаҳояш ба ман бирасад андаке ба ақиб баргаштам, дар он лаҳза шахсеро, ки ба асо (тиёқ) дузди мекард дар оташ дида, ки рудаҳояш берун омада буд, он шахс бо асои худ, ки яке аз тарафаш қуллобмонанд буд, чизҳои ҳочиёнро медуздид, агар ҳочи аз дуздиаш огоҳ мешуд, мегуфт, ин чиз ба тиёқи ман часпидаст, ва агар огоҳ намешуд он чизро бо худ мебурд". Ривояти Муслим, рақами 904

Дузди кардан аз молҳои умуми ва сарватҳои давлати бадтарини дуздиҳост, ва баъзе қасоне, ки ба ин кори бад даст мезананд, мегӯянд: Дигарон медузданд мо ҳам медуздем, ва фаромуш мекунанд, ки ин дузди гүё моли тамоми мусалмононро дуздида аст, зоро ки молҳои умуми ва давлати аз они ҳамаи мусулмонон аст, ва ин ки дигарон дузди мекунанд далел ва ҳучҷате барои дузди кардан нест. Ва бархе дигаре молҳои ғайри мусулмононро ба далели ин ки онҳо кофир ҳастанд, медузданд ва ин кор ҷоиз нест ва он кофироне ки гирифтани молҳояшон ҷоиз аст,

касоне ҳастанд, ки бо мусалмонон мечанганд на тамоми ширкатҳои кофирон ва ё мардуми кофир.

Бархе дигаре ба баҳонаи меҳмони ба хонаҳои мардум мераванд ва дузди меқунанд ва бархе дигар аз сумкаҳои меҳмонон дузди меқунанд ва бархе ба фурушгоҳо мераванд ва чизҳоеро дар киса ва либосаш пинҳон меқунанд ва баъзе аз мардум дуздидани чизҳои арzon ва ноҷизро кори содда ва сабук меҳисобад, дар ҳолате, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд:

“لَعْنَ اللَّهِ السارِقُ يُسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيُسْرِقُ الْحَبَلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ”. رواه  
البخاري انظر فتح الباري 81/12

“Лаънат кунад Ҳудованд дуздеро, ки бо дуздидани тухм ва ё ресмоне (беарзиш) дасташ бурида мешавад”. Ривояти Бухорӣ нигар Фатҳ ал-Борӣ 12/18.

Ҳар касе ки чизро дузди кардааст, бояд тавба кунад ва сипас он чизро ба ҳар роҳе, ки мумкин бошад ба соҳибаш бозгардонад, ошкоро ва ё пинҳони ё худаш ё ба воситай дигар кас он чизро ба соҳибаш баргардонад ва агар бо талоши бисёр соҳиби аслии он чизро ва ё ворисони ўро пайдо накард онро дар роҳи Ҳудо садақа кунад ва савоби онро барои соҳибаш ният қунад.

## Ришва додан ва ришва хурдан

Ришва додан барои ботил кардани ҳақ ва ё ҳақ баровардани ботил ба қозӣ ва ё доваре, ки миёни мардум довари мекунад, чинояте аст, ки ба ноадлона қазоват кардан ва зулму ситам бар соҳиби ҳақ ва пашн кардани фасод мешавад. Худованди мутаъюл мефармояд:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا﴾  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ [البقرة: ١٨٨]

«Молҳоятонро дар байни худ ба ноҳақ маҳӯред ва ба ришва додан онро ба ҳокимон пешкаш мақунед то бад-он сабаб молҳои гурӯҳе дигарро ба ноҳақ бихӯред ва шумо аз он боҳабаред».

Сураи Бақара, ояти 188

Абуҳурайра (р.з) аз Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ингуна ривоят намудааст:

“عن الله الراشي والمرتشي في الحكم”. رواه الإمام أحمد 2/387 وهو في

صحيح الجامع 5069

“Худованд ришва диҳанд ва ришва гирандаро лаънат кунад”. Ривояти имом Аҳмад 2/387 ва Саҳех ал-Ҷомеъ 5069. Аммо ришвае, ки барои ҳақро ба даст овардан ва дуркардани зулме

бошад, ки ягон роҳи дигаре надошта бошад, дар ин ваъдаи азоб дохил нест.

Мутаассифона дар ҷаҳони имрӯза ришваҳӯрӣ ба ҳадде ривоҷ ва паҳн шудааст, ба гунае, ки даромаде, ки аз ин роҳ ба ҳисоби баъзе кормандон ворид мегардад ба маротибҳо аз ҳуқуқи қонуни ва даромади моҳонаи онҳо бештар аст, ҳатто ришва ҳӯри бо номҳои ғилофпеч яке аз манбаъҳои даромади маҳфи ва дуруғии бисёре аз ширкатҳо гаштааст ва бисёри аз муомилаҳо ва ҳариду фуруш бе додан ва ё гирифтани ришва барпо намегардад ва дар чунин ҳолат бисёри камбағалон ва фақирон зарар мебинанд.

Ришва сабаби аз байн рафтани бисёре аз паймонҳо ва ваъдаҳо шудааст ва инчунин сабаби фасод ва зарари бисёре аз коргарон гаштааст ва дар хидматҳои умуми низ хизматҳои тез ва хуб барои шахсоне анҷом мегардад, ки ришва мепардозанд, аммо ба онҳое ки ришва намедиҳанд таваҷҷуҳе намекунанд ва бояд то муддати тулони дар навбат бимонанд, дар ҳолате ки ришвадиҳандагони баъд аз ӯ омадаанд муддатҳост, ки корҳои худро тамом кардаанд. Ва ба сабаби ришва бисёре аз молҳое, ки ҳаққи соҳиби корхона ва корфармон буд дар ҷайб ва кисай намояндагон ва даллолҳо ворид мешавад, ва аз ин сабаб аст, ки Паёмбари Ҳудо (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бар ҳарду тараф (ришва дех ва

ришва гиранда) дуои бад фармуда, ки Худованд ононро аз раҳмати хеш рондааст. Абдуллоҳ ибни Амр (р.з) мегӯяд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

لعنة الله على الراشي والمرتشي . رواه ابن ماجة 2313 وهو في صحيح الجامع

.5114

“Лаънати Худованд бар ришва диҳанда ва ришва гиранда бод”, Ривояти ибни Моча 2313, ва Саҳех ал-Ҷомеъ 5114.

### Гирифтани замин маҷбуран (Ғасб)

Ҳаргоҳ, ки тарси Худо аз дил дур шавад, онгоҳ қудрат ва тавоноии соҳибаш пайдо мешавад ва онро дар ситам ва зури бар дигарон сарф мекунад, монанди соҳиб шудан ва гирифтани моли мардум, ки яке аз мавридҳои ғасб ҳисоб мешавад, ва ҷазои он аз назари дини ислом бисёр саҳт аст. Абдуллоҳ ибни Умар (р.з) ривоят намудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيمة إلى سبع

أرضين . رواه البخاري انظر الفتح 103/5

“Ҳар касе қитъае аз заминро бидуни ҳақ ғасб (маҷбуран гирад) кунад, рӯзи қиёмат дар ҳафт табақаи замин фуру бурда хоҳад шуд”. Ривояти Бухорӣ нигар ал-Фатҳ 5\103.

Аз Яъло ибни Мурра (р.з) ривоят шуда, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд:

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَرْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: "أَيْمَا رَجُلٌ ظَلَمَ شَبَرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلْفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفَرَهُ (فِي الطَّبْرَانِيِّ: يَحْضُرُهُ) حَتَّىٰ آخِرِ سَبْعِ أَرْضَيْنَ ثُمَّ يَطْوَقُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ". رواه الطبراني في الكبير 22/270 وهو في صحيح الجامع 2719.

“Ҳар касе, ки ҳатто як шибр (ваҷаб) заминро ғасб кунад, Ҳудованд ўро вазифадор месозад, ки онро то табақаи ҳафтум чуқури биканад (бино бо ривояти Табаронӣ онро ҳозир кунад) ва Ҳудованд рӯзи қиёмат он заминро ба гардани он шахс тавқ (овезон) мекунад, то инки миёни мардум ҳукм карда шавад”. Ривояти Табаронӣ дар ал-Кабир 22/270, Саҳех ал-Ҷомеъ 2719.

Касе, ки нишонаҳо ва аломатҳои заминро тафийир медиҳад ва замини худро қушодтар мегардонад, низ дар ин ваъдаи азоб ва гуноҳ дохил мешавад. Ва ин масъала дар ин ҳадис ишора шудааст, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) мефармоянд:

”لَعْنُ اللَّهِ مَنْ غَيْرُ مَنَارِ الْأَرْضِ“. رواه مسلم بشرح النووي 13/141.

“Худованд лаънат кунад касеро, ки нишонаҳои заминро тафйир дихад”. Ривояти Муслим дар Шарҳи ан-Нававӣ 13/141

### Қабул кардани тухфа барои супориш додан

Доштани мақом ва манзилат дар миёни мардум аз неъматҳои Худованд аст ва касеро, ки Худованд ин неъматро ба ӯ иноят фармудааст бояд шукри онро ба ҷо оварад, ва яке аз суратҳои шукри ин неъмат ин аст, ки мақом ва манзилати хешро дар нафъ ва фоида мусалмонон истифода барад. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

”من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل“. رواه مسلم 4/1726

“Ҳар касе, ки битавонад ба бародараш нафъ ва кумак бирасонад, пас ҳатман ин корро биқунад”. Ривояти Муслим 4/1726.

Ҳар касе бо мақому ҷойгоҳи худ ба бародари мусалмонаш фоида ва нафъе бирасонад, ва бидуни ин ки ба кори ҳароме даст бизанад ва ё ба касе дигар зулм кунад, аз ӯ ситамро дур кунад ва ё барояш ҳайр ва фоидае бирасонад ва агар нияташ ҳайр ва холисона бошад ӯ соҳиби аҷру подош ҳоҳад шуд, ҳамонгуна, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

"اشفعوا تؤجروا". رواه أبو داود 5132 والحديث في الصحيحين فتح الباري 450/10 كتاب الأدب بباب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا.

"Шафоат кунед (хамдигарро) ачру подош дода хоҳед шуд". Ривояти Абдувуд 5132, ва ин ҳадис дар Саҳех Бухорӣ ва Муслим мебошад, Фатҳ ал-Борӣ 10/450.

Барои ҳеч касе ҷоиз нест, ки дар муқобили миёнарави ва шафоат кардан аз касе тухфа ва ё муқобили модди қабул кунад, зоро Абуумома (р.з) ривоят намуда, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

"من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية (عليها) قبلها (منه) فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا". رواه الإمام أحمد 5/261 وهو في صحيح الجامع .6292

"Ҳар касе барои ягон шахсе шафоат кард ва он шахс дар муқобил ба ӯ ҳадя дод, агар шафоаткунанда онро қабул кунад (аз ӯ), ба яке аз дарҳои бузурги рибо даст задааст". Ривояти имом Аҳмад 5/261 ва ин дар Саҳехи ал-Ҷомеъ 6292 мебошад.

Бисёре аз мардум кореро, ки ба воситай шахсият ва мақоми хеш анҷом медиҳанд дар муқобилаш мол ва пул мегиранд, монанди ба кор даровардани шахсе дар ягон вазифа ва ё аз як кор

ба кори дигар гузаронидани шахсе дар идораҳо ва ё аз як минтақа ба дигар ва ё ин ки дар табобати қасалие ва монанди ин корҳо, шарт мегузорад, ки бояд ба ӯ маблағе дода шавад. Ҳамонгуна, ки аз ҳадиси Абуумома (р.з) фаҳмида мешавад, моле, ки аз ингуна корҳо ба даст меояд, ҳаром аст, агарчи ин мол ва маблағ бе ягон қарордод ва иттифоқи пешаки ҳам гирифта шавад, ҷоиз нест (ин аз фармудаҳои шайх Абдулазиз ибни Боз мебошад).

Ва барои касе, ки дар ҳаққи шахсе эҳсон ва кори хайр мекунад, подоше ки Ҳудованд дар рӯзи қиёмат ба ӯ хоҳад дод кифояткунанда аст. Марде назди Ҳасан ибни Саҳл омад ва аз ӯ хост то барояш шафоат кунад, Ҳасан ибни Саҳл шафоат намуд ва мушкилии он шахс ҳал шуд. Он мард аз Ҳасан ибин Саҳл ташаккур намуд, Ҳасан ибни Саҳл гуфт: Чаро аз ман ташаккур мекунӣ? Ба назари мо ҳамонгуна, ки мол закот дорад, мақом ва манзилат низ закоте дорад, ки бояд пардоҳт шавад. (ал-Одоб аш-шаръия, Ибни Муфлиҳ 2/176.)

Лозим ба ёдоварист, ки ичора кардани шахсе барои пайгири ва анҷом додани коре ҷоиз аст, ки шарту шурути шаръии хосси худро дорад, ва ин масъала бо ин ки шахсе бо манзилат ва мақомаш шафоат мекунад ва муқобили он маблағ мегирад комилан фарқ дорад, ҳолати аввал кори ҷоиз ва равост ва ҳолати дуюм ҳаром ва манъ аст.

## Напардохтани ҳаққи коргар

Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) барои тезтар ва сари вақт пардохтани музди коргар тавсия ва ташвиқ намуда фармудааст:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَهُ". رواه ابن ماجة 2/817 وهو في

صحيح الجامع .1493

"Пеш аз он, ки арақи коргар хушк шавад, муздашро бипардоз". Ривояти Ибни Моча 2/817, Саҳех ал-Ҷомеъ 1493.

Яке аз зулму ситамҳое, ки дар муҷтамаҳои мусалмонҳо вучуд дорад напардохтани ҳуқуқи коргарон ва кормадон аст, ки суратҳои мутфовит ва гуногуне дорад монанди:

- Ин ки ҳаққи коргарро ба қулли инкор мекунанд, ва коргари бечора ягон ҳӯҷҷат ва далеле надорад ки исбот кунад, бояд донист, ки ҳаққи ин коргар дар дунё гум ва поймол шуд, аммо дар рӯзи қиёмат назди Парвардигор ҳаргиз гум ва фаромуш наҳоҳад шуд. Дар он рӯз ситамгор ва золим дар ҳоле, ки ҳаққи ситамдидагонро поймол кардааст, меояд ва дар он рӯз аз некиҳои ситамгар гирифта ва ба ситамдида медиҳанд, ва агар

некиҳои ў тамом гардад аз бадиҳои мазлум ва ситамдида бардошта ва ба бадиҳои золим гузошта ва ў дар оташи ҷаҳаннам партофта мешавад.

- Ин ки бе ягон сабаб аз ҳаққи коргар баъзеашро мегирад ва ҳаққашро комилан намепардозад, дар ҳоле, ки Ҳудованди мутаол меармояд:

﴿وَيُلْلَهُ لِلْمُطَّقِفِينَ ﴾ [المطففين: ١]

“Вой (бар ҳоли) бар камфурӯшон (Ҳукуки мардум)”.

Сураи Мутаффифин, ояти 1

Монанди ин ки баъзе аз соҳибкорон дар аввал бо коргарон бар маблағи муайяне қарордод мебанданд, аммо ҳангоме, ки кор шуруъ мешавад қарордодро тағиیر медиҳад ва ба коргарон музди камтаре медиҳад ва коргарони бечора наметавонанд ҳаққи хешро исбот кунанд ва бо норозиги ба кор идома медиҳанд ва ба Ҳудованд шикоят мекунанд ва хоссатан агар соҳибкор мусалмон ва коргар ғайри мусалмон бошад, коргари ғайри мусалмон аз ислом аламзада ва дур мешавад ва гуноҳи он бар ҳамон шахси золим аст.

- Ин ки баъзе аз корҳои зиёдати ба он фармоиш медиҳад, ва ё ин ки соатҳои корро зиёд мекунад ва танҳо ҳамон маблағе, ки иттифоқ карда будаңд медиҳад ва барои корҳои зиёдатиаш маблағе пардохт намекунад.
- Ин ки бархе дар пардохти музди коргар дерӣ мекунад ва коргари бечора пас аз рафту омад ва муроҷиати бисёр ва шикояту рафтан ба додгоҳ ҳаққашро мегирад, ва бархе аз соҳибкорон бо ин равиш коргарро хаста ва ноумед мегардонанд, то шояд аз талаби ҳаққи худ даст кашад ва бархе дигар он молро истифода бурда аз он фоида ҳосил мекунад ва ин дар ҳоле аст, ки коргари бечора на хуроқе барои серкардани шиками худ дорад ва на чизе, ки барои хонаводаи чашм ба роҳ ва ниёзмандаш, ки баҳотири он дарбадар гаштааст бифиристад.

Вой бар ҳоли ин мардуми ситамгар, ки азоби дардноке дар интизорашон аст. Абуҳурайра (р.з) ривоят намуда, ки Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд:

قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيمة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري انظر فتح الباري 4/447.

"Худованди мутазол мефармояд: "Се нафаре ҳастанд, ки дар рӯзи қиёмат ман душман ва хасми онон хоҳам буд, марде, ки ба номи ман ваъдае дихад ва сипас хиёнат қунад, ва марде, ки шахси озодро бифурушад ва пулашро бихурад, ва марде, ки коргарро ба коре фармон бидихад ва муздашро надихад". Ривояти Бухорӣ нигар Фатҳ ал-Борӣ 4/447.

### **Нобаробарӣ дар ато ва баҳшиш байни фарзандон**

Бархе аз мардум танҳо ба баъзе фарзандони худ ҳадя ва тухфа медиҳанд, ва ба дигар фарзандон камтар таваҷҷуҳ мекунанд, бино ба қавли роҷиҳ ин кор ҳаром ва ноҷоиз мебошад, магар дар сурате ки ин амал бар асоси маслиҳати шаръи анҷом шуда бошад, монанди ин ки яке аз фарзандон эҳтиёҷе дошта бошад ки дигарон надошта бошанд: монанди ҳолатҳои беморӣ, қарз ва ё ҳамчун ҷоизае барои ҳифз кардани Қуръони карим ва ё ин ки аз фарзандони фарзанд ва оиладор ва ё донишҷу бошад, ва ё ин ки кори муносибе пайдо накарда бошад, ва дигар ҳолатҳо монанди ин, дар чунин ҳолатҳо падар бояд нияташ ин бошад, ки агар яке

дигаре аз фарзандонаш ба чунин кумаке ниёз пайдо кунад ўро низ кумак хоҳад кард, далели кулли ин аст, ки Худованди мутаъол мефармояд:

﴿أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ٨]

“Бо адолат рафтор кунед, ки он ба тақво наздик аст”.

### Сураи Моида, ояти 8

Ва далели хос дар ин маврид ривояте, ки аз Нуъмон ибни Башир (р.з) ривоят шуда, ки мегуяд:

ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "إني نحلت ابني هذا غلاماً (أي وهبته عبداً كان عندي) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال لا" فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه". رواه البخاري انظر الفتح 211/5

Падараш ўро назди Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) бурд ва гуфт (Э Расули Худо) ман ба ин писарам як ғуломе ҳадя кардам. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд: “Оё ба ҳамаи писаронат ҳаминхел ҳадя карди?” Пас гуфт: На. Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд: “Онро баргардон бигир”. Ривояти Бухорӣ нигар ал-Фатҳ 5/211

Ва дар ривояти дигар фармудаанд:

"فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" قال فرجع فرد عطيته، الفتح 5/211، وفي

رواية "فَلَا تَشَهِّدْنِي إِذَا فَإِنِّي لَا أَشْهِدْ عَلَى جُورٍ". صحيح مسلم 3/1243

"Аз Аллоҳ битарсед ва миёни фарзандонатон адл кунед". Мегуяд ў баргашт ва ҳадияшро пас гирифт. Ал-Фатҳ 5/211. Ва дар дигар ривояте фармудааст. "Пас дар ин сурат манро гувоҳ ва шоҳид магир, зеро ман бар зулм гувоҳи намедиҳам". Саҳех Муслим 3/1243.

Сухани имом Аҳмад (р) ин аст, ки дар бахшиш ва ато низ монанди мирос ба писар ду баробари духтар дода шавад. Дар бисёре аз хонаводаҳо падар аз Худо наметарсад ва бархе аз фарзандонашро бештар аз бақия мавриди лутф қарор медиҳад. Ва ба ў амволе мебахшад ва ба ингуна дар миёни фарзандони худ душманӣ ва кина эҷод мекунад. Ба хотири ин ки яке аз фарзандонаш ба амакҳояш монанди дорад ба ў ҳадяҳое медиҳад аммо он дигареро, ки ба тағоиҳояш бештар монанди дорад маҳрум мегардонад ва чизе намедиҳад.

Ва ё ин ки фарзандони яке аз ҳамсаронашро бештар медиҳад ва ононро дар мактабҳои хос ва шаҳсӣ сабти ном мекунад, аммо ба фарзандони ҳамсари дигара什 чунин таваҷҷӯҳе надорад. Ва таъсири бадии ин кори нодурусташ бар худаш бар мегардад, зеро фарзанде ки маҳрум мондаааст дар оянда ба падараш эҳсону хуби намекунад، Паёмбар

(салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) ба шахсе, ки дар ато ва бахшиш миёни фарзандонаш нобаробари карда буд, фармуданд:

...أَلِيسْ يُسْرٌ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكُ في الْبَرِّ سَوَاءً... . رواه الإمام أحمد 269/4

وهو في صحيح مسلم رقم 1623

"Оё магар дўст надори, ки фарзандонат ҳама яқсон ба ту эҳсон ва хуби кунанд". Ривояти имом Аҳмад 4/269 ва Саҳех Муслим 1623.

## Талбидани шахси доранда ва худкифо

عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سُئِلَ وَعِنْهُ مَا يَغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَهَنَّمَ قَالُوا وَمَا الْغَنِيُّ الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يَغْدِيهِ وَيَعْشِيهِ". رواه أبو داود 281/2 وهو في صحيح الجامع

6280

"Саъд ибни Ҳанзала (р.з) мегуяд: Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод) фармуданд: "Ҳар касе, ки бо вучуди ин ки ба миқдори кифоят ва заруриаш чизе дошта бошад ва бозҳам талбадагӣ ва гадоги кунад, бидонад, ки барои худ аз лахчаҳои ҷаҳаннам ҷамъ мекунад, Пурсиданд (Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ўбод))-ро (Э Расули Ҳудо) миқдори дорои ва худкифо, ки бо вучуди он талбидан ва гадоги дуруст нест, чи миқдор аст? (Паёмбар) фармуданд: Миқдоре, ки барои наҳорхури

ва бегоҳихуриаш кифоят кунад". Ривояти Абудовуд 2/281, ва Саҳех 6280

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سأله ما يغنيه جاءت يوم القيمة خدوشاً أو كدوشاً في وجهه". رواه الإمام أحمد . انظر صحيح الجامع 388/1

Аз ибни Масъуд (р.з) ривоят шуда, ки мегуяд: Расули Худо (салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) фармуданд: "Ҳар касе бо вуҷуди ин ки моле ба миқдори кифояташ дорад, аз мардум талаб кунад (талбандаги), ин талаб ва талбандагӣ дар қиёмат чеҳрааш ба чеҳраи харошидаги ва (доғдор) табдил мегардад". Ривояти имом Аҳмад 1/388 нигар Саҳех ал-Ҷомеъ 6255.

Бархе аз гадоён пас аз намоз дар пешорӯи намозгузорон меистанд, ва шурӯъ ба шикоят кардан мекунанд ва тасбеҳу зикр кардани мардумро манъ мекунанд, ва бархе дигаре бо ҳила ва тазвир варақҳои қалбаки дуруст мекунад ва достонҳои дуругинро бо ҳам мебофад, ва бъазе дигаре хонаводаи худро дар масҷид тақсим мекунад ва пас аз намоз онҳоро ҷамъ намуда ва ба сии масҷидҳои дигаре меравад, ва ин дар ҳоле аст, ки барои худ сарват ва маблағҳои зиёде ҷамъ кардааст, аммо касе ғайр аз Аллоҳ аз он огоҳ нест ва пас аз марғ мерос ва тарақа ононро ошкор мекунад, ва бисёре аз ниёзмандони воқеъи, ки аз

руи шарму ҳаё аз мардум чизе талаб намекунанд (ниёзмандии худро ошкор намекунанд) мардум онҳоро бой ва ғаний ва сарватманд меҳисобанд ва ба онҳо садақа намедиҳанд.

(Давом дорад)

Дар ин китобча хонанда чанде аз амалҳои ҳаромро меҳонад, ки бо далилҳои Қуръон ва суннат ҳаром гардонида шудаанд, вале бо вуҷуди ҳаром будани анҷом додани ин амалҳо бисёри аз мардум нисбати он бепарвои намуда онҳоро анҷом медиҳанд.

